



Инициатива  
**«Луч света»**  
Покончить с насилием  
в отношении женщин и девочек

# ДАСТУР

БАРОИ МУТАХАССИСОНИ ТАШХИСИ  
СУДИЮ ТИББЙ БАРОИ РАСОНИДАНИ  
КУМАК БА ЗАНОН ВА ДУХТАРОНИ  
ДОРОИ МАҶЮБИЯТ ВА ҲУҶҏАТНОККУНИИ  
ОМИЛҲОИ ЗӮРОВАРӢ ТИБҚИ СТАНДАРТҲОИ  
ПРОТОКОЛИ ИСТАМБУЛ



ДУШАНБЕ- 2022





Инициатива  
**«Луч света»**  
Покончить с насилием  
в отношении женщин и девочек



Дастур барои мутахассисони ташхиси судию тиббӣ оид ба расонидани қӯмак ба занон ва духтарони дорои маъюбият ва ҳуҷҷатноккунии омилҳои зӯроварӣ тибқӣ стандартҳои Протоколи Истамбул дар доираи самти фаъолияти «Беҳгардонии сифат, дастрасӣ ва истифодаи хизматрасониҳо ҷиҳати вокуниш ба зӯроварии гендерӣ барои занон ва духтарони дорои маъюбият дар 6 ноҳияи мақсаднок» таҳия гашта, ҷузъи 4 “Хизматрасонии асосӣ” мебошад, ки аз ҷониби «СММ – Занон» дар ҳамкорӣ бо ТҶҶ «Афиғ» – дар доираи Ташаббуси муштараки СММ ва ИА “Нури рӯшиной дар Тоҷикистон” оид ба барҳам додани зӯроварӣ нисбати занон ва духтарон амалӣ мегардад.

---

## РҮЙХАТИ ИХТИСОРОТ

ЗДДМ – занону духтарони дорои маъюбият

СММ – Созмони Милали Муттаҳид

КҲМ – Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои маъюбон

Протоколи Истамбул – Дастрӯр оид ба тафтиш ва бақайдгирии самараноки зӯроварӣ ва дигар намудҳои муносабатҳои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркундандаи шаъну шараф ва ҷазо

ЗГ – Зӯроварии гендерӣ

КБТЗ – Кумита/Конвенсияи СММ оид ба барҳам додани табъиз нисбати занон

ЗНЗ – зӯроварӣ нисбати занон

ИА – Иттиҳоди Аврупо

ВНМО – Вируси норасоии масунияти одам



Бояд қайд намуд, ки ҳеч кас аз зўроварӣ ва муносибати бераҳмона эмин нест. Дар аксари ҳолатҳо одамони гирифтори зўроварӣ, шахсони осебпазир ё қурбонии табъиз аз рӯи вазъи саломатӣ, находӣ, этникӣ, динӣ, чинсӣ ё тамоюли чинсӣ мебошанд. Ҳатто кӯдакон метавонанд ба табъиз дучор оянд. Принципҳои роҳбарикунандаи байнамиллӣ оид ба арзёбии вазъи саломатии

шахсоне, ки ба зўроварӣ ва муносибати бераҳмона дучор шудани худ ва пешниҳоди натиҷаҳои ташхиси тиббиро ба мақомоти судиву ташхисӣ тасдиқ мекунанд, дар Протоколи Истамбул<sup>1</sup> оварда шудаанд.

Дастури мазкур барои мутахассисони ташхиси судию тиббӣ ва табибоне пешбинӣ шудааст, ки ба занону духтарони дорои маъюбият ёрии тиббию равонӣ мерасонанд. Дастур маълумоти амалиро оид ба фахмиши маъюбият ҷиҳати эҳтиром ва риояи ҳуқуқҳои занон ва духтарони дорои маъюбият (минбаъд - ЗДДМ), дарк ва фарқи масъалаҳои гендерӣ ва чинсӣ бо назардошти маъюбият, аз рӯи қоидаҳои ҳуҷҷатнок намудан тибқи қонунгузории миллӣ ва стандартҳои Протоколи Истамбул пешниҳод менамояд.

Ба мутахассисоне, ки ба занон ва духтарони дорои маъюбияти ба зўроварӣ дучоршуда, кӯмак мерасонанд, донистани тарзи муошират бо ЗДДМ, ҳассосияти гендерӣ, ҳуҷҷатноккунонии чунин ҳолатҳо аз нуқтаи назари тиббӣ ва ҳуқуқӣ ва ба инобат гирифтани ҳусусиятҳои ҷисмониву равонии аломатҳои зўроварӣ хеле муҳим аст. Ин барои саривақт ба қайд гирифтани ҳамаи заҳмҳо ва расонидани кӯмаки самаранок ёрӣ мерасонад. Усуљҳои дар ин Дастур пешниҳодшуда мукаммал ва ниҳоӣ нестанд, зоро ҳар як ҳолати зўроварӣ инфиродӣ буда, ҳангоми таҳияи стратегияи ҳуқуқӣ таҳлилро талаб мекунад. Аз ин рӯ, баъзе амалҳое, ки дар ин Дастур пешбинӣ шудаанд, метавонанд пеш аз амалҳое, ки қаблан баррасӣ шуда буданд, истифода шаванд ва ё дар як вақт татбиқ карда шаванд.

Дастур ба се баҳш тақсим мешавад:

1. Мафҳумҳои «чинс», «гендер», «қолаб». Зарурати дохил намудани муносибати гендерӣ ба фаъолияти мутахассисони ташхиси судию тиббӣ ва дигар мутахассисони соҳаи тиб.
2. Дарки маъюбият ва истифодаи муносибати ҳуқуқӣ ба ЗДДМ. Зўроварии гендерӣ ва ҳассосияти гендерӣ ҳангоми расонидани кӯмак ба ЗДДМ.
3. Ҳуҷҷатнок намудани омилҳои зўроварӣ нисбати занон ва духтарони дорои маъюбият мутобики стандартҳои Протоколи Истамбул.

<sup>1</sup> Дастур оид ба тафтиш ва бақайдгирии самараноки зўроварӣ ва дигар намудҳои муносибатҳои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф ва ҷазо (минбаъд – Протоколи Стамбул). Аз тарафи Ассамблеяи Генералии СММ - Қарори 55/89 (с. 2000) ва Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқи инсон, сессияи 56 (с. 2000) қабул шудааст.

**Бахши I . Мафҳумҳои «чинс», «гендер», «қолаб». Зарурати дохил намудани муносибати гендерӣ ба фаъолияти мутахассисони ташхиси судиу тиббӣ ва дигар мутахассисони соҳаи тиб.**

### **Чинс чист?**

Мафҳуми «чинс»<sup>2</sup> хусусиятҳои биологӣ (анатомӣ, физиологӣ ва генетикий)-ро дар назар дорад, ки мансубият ба мардон ё занонро муайян мекунад. Вале набояд фаромӯш кард, ки на ҳама одамонро ба чинси мард ё зан нисбат додан мумкин аст. **Интерсексуалҳо – одамоне, ки чинси онҳо муайян карда намешавад.** **Интерсексуализм** метавонад дар намудҳои гуногун зоҳир шавад, масалан, вақте ки аниқ нест, ки кӯдак дорои маҳз қадом узви таносул мебошад: клитори қалон ё узви мардонаи хурд. **Транссексуалҳо – одамоне, ки худро ба чинси мувофиқи мавҷудияти аломатҳои муайяни чинсии ба онҳо мансуб ташбех намекунанд.**



Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон **Таснифоти байналмилалии омории бемориҳо ва мушкилоти марбут ба саломатӣ, таҷдиди 10-ум** амал мекунад. Дар асоси он баҳисобирии омории бемориҳо, мушкилоти саломатӣ, ҷароҳатҳо ва сабабҳои марг амалӣ мегардад. Унвонҳое, ки меъёрҳои мансубияти одамонро ба шаклдигаркунии трансгендерӣ, транссексуалий ва гендерии номувофиқ (ихтиоли равоние, ки ҳангоми он шахс боварӣ дорад, ки чинси “ҳақиқии” ў ба чинси ҷисмониаш мувофиқ нест) дар бар мегиранд, дар ҳамин тағсири таснифот дар фасли 5: *Ихтиоли равонӣ ва рафторӣ, дар боби Ихтиоли шахсият ва рафтор дар қалонсолӣ (F60 - F69)*, ки Унвони F64 *Ихтиоли ҳаммонандии чинсиро* дар бар мегирад, ҷой дода шудаанд.

Барои тавсифи транссексуализм рамзҳо ва меъёрҳои алоҳида вучуд доранд – F 64.0 (*Транссексуализм*); барои баробарии гендерии тағийирёбанда дар кӯдакон - F 64.2 (*Ихтиоли ҳаммонандии чинсӣ дар кӯдакӣ*), дигар тағийирёбии трансгендерӣ ва гендерии номувофиқ тибқӣ яке аз рамзҳои зерин баррасӣ мешаванд: F 64.8 (Дигар ихтиоли ҳаммонандии чинсӣ) ва F 64.9 (*Ихтиоли ҳаммонандии чинсӣ, аниқ карда нашудааст*).

Аз замоне, ки ин мураттабсозӣ барои муқаррар қардани ташхис ва баҳисобирии оморӣ замина гузоштааст, асоси ташаккули муносибатҳои ёрии тиббию иҷтимоӣ на худи гурӯҳи тавсифшуда, балки маҷмӯи таассурот ва эҳтиёҷоти марбут ба номутибиқатии баробарии гендерӣ бо чинси ҳангоми таваллуд муайян ва ба қайд гирифташуда, аз ҷумла, зарурат ба тасдиқи баробарии гендерии шахс ва бартараф ё суст қардани дисфорияи гендерӣ, ҳангоми мавҷудияти он мебошад.

<sup>2</sup> Гендер и снижение вреда. Основы/Варбан М., Шульга Л., Яременко К. — К. МБФ «Альянс общественного здоровья», 2015. — 32 с.

Кобили зикр аст, ки тапхис ва расонидани ёрии тиббию иҷтимоӣ ба шахсони дорои баробарии гендерии ғайрианъянавӣ (интерсексуализм ва транссексуализм) сирри тиббӣ буда, чунин ашхос набояд табъиз ва аз кӯмак маҳрум карда шаванд. Онҳо метавонанд дар байни мо низ бошанд, аз ҷумла, ашхоси дорои маъюбият.



### Гендер чист?

Дар Тоҷикистон мағҳуми «гендер» дар сатҳи қонунгузорӣ бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарии мардону занон ва имкониятҳои баробари татбиқи онҳо» дар соли 2005 мавриди истифода қарор гирифт. Тибқи қонуни мазкур **гендер** муносибатҳои иҷтимоии байни мардону занонро дар назар дорад, ки дар ҳамаи соҳаҳои

ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла, ҳуқуқ, идеология ва фарҳанг зоҳир мегарданд. Калимаи «гендер» маънои «чинс»-ро надорад, зеро ҷинс танҳо фарқиятҳои биологии байни мардон ва занонро муайян мекунад - ин соҳтори бадан, функсияҳои таваллудкуни занон аст. Ҳусусиятҳои биологии мазкур инчунин метавонанд ба баъзе фарқиятҳо дар нақшҳо – ҳам иҷтимоӣ ва ҳам иқтисодӣ, ки аз рӯи гендер муайян карда мешаванд, таъсир расонанд.

Мағҳуми **«гендер»** ба таърифи худи шаҳс ё ҷомеаи дорои ҳусусиятҳои мардона ё занона мувофиқат мекунад. **Нақшҳои гендерӣ** – ин муносибатҳо, шаклҳои рафтор, интизириҳо ва масъулиятҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва фарҳангӣ муайяншудаи мардон ва занон мебошанд. **Мансубияти гендерӣ** – ин эътиқоди шаҳсии ҳар яки мо дар бораи мансубият ба ҷинси мард ё зан будан аст; он муайян мекунад, ки ҳар як шаҳс то ҷи андоза худро мард, зан ё ягон маҷмӯи ҳарду мешуморад.

### Қолаби гендерӣ ва ташаккули қолабҳои гендерӣ чист?



Ҷойивазкуни ин мағҳумҳо, масаввуроти сoddакардашуда дар бораи марду зан дар шуури омма (қолабикунонӣ) метавонад боиси поймол шудани ҳуқуқи занону духтарон ва дучанд поймол шудани ҳуқуқи ЗДДМ гардад!

Қолабҳои гендерӣ – ин афкор ё назари мукризонаи паҳнгашта дар бораи сифатҳо ва ҳусусиятҳое мебошанд, ки занону мардон доранд ё бояд дошта бошанд, ҳамчунин нақшҳое, ки онҳо иҷро мекунанд ё бояд иҷро кунанд. Ташаккули қолабҳои гендерӣ равандеро дар назар дорад, ки тавассути он ба занону мардон ҳусусиятҳо, сифатҳо ё нақшҳои мушаххас танҳо дар асоси мансубияти онҳо ба ғурӯҳи муайяни иҷтимоии занон ё мардон нисбат дода мешавад. Қолаби гендерӣ аслан эътиқод аст ва шаҳсе, ки чунин эътиқод дорад, метавонад дар бораи ашхоси мансуб ба ғурӯҳи муайян, дар бораи занон ва ё мардон таҳмин кунад. Ва баръакс, қолабсозии гендерӣ – ин амалияи татбиқи эътиқоди қолабӣ нисбат ба шаҳс мебошад.

Қолабұқо чунин мешаванд: **мусбій, бетараф ва манфій**.

**Қолаби мусбій:** «Занхө гамхоранд».

**Қолаби бетараф:** *Хама дұхтарон бо лұхтакжо бозы мекунанд*.

**Қолаби манфій:** «Занхой дорои маңюбият таваллуд карда наметавонанд».

**Қолабжои гендерій вә ташаккули қолабжои гендерій дар қадом ҳолат мүшкілоти соҳаи ҳуқуқи инсон мегарданд?**

Меңгерхой ҳуқуқи байналмилалій дар соҳаи ҳуқуқи инсон бевосита ба он қолабжо вә қолабсозихо дахл доранд, ки ба ҳуқуқжои эътирофшудаи инсон ва озодихои асосии он таъсир мерасонанд, на ин ки ба ҳама гуна қолабжо вә на ба ҳар як амалияи қолабсозій. Кумита оид ба бархам додани табызыз нисбати занон (КБТЗ) қотеъона исрор мекунад, ки давлатжо-иштирокчиён бояд «қолабжои зиёновари гендерій»-ро тағийр ё табдил диханд вә «ташаккули қолабжои заарноки гендериро решакан намоянд».

Қолабжои гендерій зиёноваранд, вақте ки онжо қобилияты мардону занонро дар инкишофи малакаҳои шахсій, дар күшиши болоравии касбій, интихоби роҳи зиндагій вә ояндасозій маҳдуд мекунанд. Қолабжои зиёновар метавонанд душманона/манфій ё аз нигоҳи аввал безарап башанд. Масалан, тасаввуроти қолабжо, ки занон ғамхоранд, ба он меорад, ки масъулияти тарбияи күдакон аксар вақт танжо ба дұши онжо бор мешавад.

Ташаккули қолабжои гендерій беадолатій аст, вақте ки он ба поймолкуній ё поймолкуниҳои ҳуқуқ вә озодихои асосии инсон оварда мерасонад. Набудани масъулияти чиноятій барои таҷовуз ба номус дар издивоч дар асоси тасаввуроти чомеа, ки зан моли чинсии март аст, метавонад ҳамчун намуна хизмат намояд. Мисоли дигар, ин – нотавонии низоми судій ба ҷавобгарӣ қапидани чинояткор, ки ба зӯроварии чинсій айбдор шудааст, дар асоси назари қолабжо дар бораи рафтори номуносиби чинсии занон мебошад.,.

**Қолабжои гендерій/ташаккули қолабжои гендерій чи тавр ба занон зарар мерасонанд?**



Табызыз аз рӯи чинс – ин ҳама гуна тағовут, истисно ё маҳдудият дар асоси чинс мебошад, ки он эътирофи баробарии мардону занонро дар соҳаҳои сиёсій, иқтисодій, иҷтимоӣ, фарҳангій вә дигар соҳаҳо ба коҳишидхій вә ё нест кардан равона шудааст.

Табызыз нисбати занон фарқияти муносибат (дар ин ҷо механизми интизориҳои қолабжо кор мекунад) вә рафтор нисбати занонро дар бар мегирад. Барои исботи ин:

- Маърӯзачии маҳсус оид ба масъалаҳои ҳуқуқи ғизо ишора ба он намуд, ки қолабжо дар бораи нақши занон дар оила боиси тақсимоти меҳнат дар дохили хонавода мегардад, ки дар натиҷа занон аксаран вақт надоранд вә сатҳи маълумоташон пасттар аст.
- Кумитай СММ оид ба бархам додани табызыз нисбати занон (КБТЗ) қайд намуд, ки то чи андоза муносибати аньянавӣ нисбат ба занон, ки тибқи он онжо ба мардон

тобеъанд, ба боқй мондани таҷрибаҳои густурдаи зӯроварӣ ва маҷбурсозӣ мусоидат мекунанд.

- Ҳам Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак ва ҳам КБТЗ қайд намуданд, ки намудҳои амалҳои зиёновар гуногунҷанба буда, нақшҳои қолабии ҷинсӣ ва гендериро дар бар мегиранд.
- Маърӯзачии маҳсус оид ба масъалаи зӯроварӣ нисбати занон ва Маърӯзачии маҳсус оид ба масъалаи мустақилияти судяҳо ва адвокатҳо қайд намуданд, ки тафтишоти ҳолатҳои зӯроварӣ ва мучозоти ҷинояткорон ба муносибатҳои падарсолорӣ ва қолабҳо такя мекунанд, ки ба айният ва беғаразии онҳо таъсири манғӣ мерасонад.
- Дар баъзе механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи СММ таъкид мешавад, ки қолабҳо дар бораи нақши занон метавонанд асоси қонунгузории табъизӣ бошанд, масалан, манъ кардани ҳаридории замини шахсӣ ба занон, зеро танҳо «сардори хонавода» ҳуқуқи имзои ҳуҷҷатҳои расмиро дорад.
- Маърӯзачии маҳсус оид ба масъалаи ҳуқуқ ба саломатӣ ҳамчунин қайд кард, ки меъёрҳои ҷомеа аксар вакт ба эътиқодҳои қолабӣ дар бораи зарурати танзими озодии занон, баҳусус дар робита ба ҳуқуқҳои ҷинсӣ ва репродуктивӣ асос ёфтаанд.

### **Уҳдадориҳои давлатҳо вобаста ба қолабҳо ва ташаккули онҳо чӣ гунаанд?**

Банди (а) моддаи 5 Конвенсия оид ба барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз нисбати занон аз давлатҳои иштирокӣ талаб мекунад, ки бо мақсади ноил шудан ба рафғи амалияҳое, ки «ба ғояи ноқсӣ ё бартарии яке аз ҷинсҳо ё нақши қолабии мардон ва занон асос ёфтааст», барои «тағийир додани шаклҳои рафтори иҷтимоӣ ва фарҳангии мардону занон» «тамоми ҷораҳои зарурӣ андешида шаванд». Банди (f) м.2 моддаи 5-ро тақвият дода, аз давлатҳои иштирокӣ талаб мекунад, ки «барои тағийир додан ё бекор кардани... қонунҳо, қарорҳо, урғу одатҳо ва амалияҳое, ки нисбати занон табъизро ифода мекунанд, тамоми ҷораҳои даҳлдор андешида шаванд».

Кумита ин муқарраротро чунин тафсир кардааст, ки онҳо давлатҳои иштирокчиро барои тағийир ва дигаргунсозии қолабҳои гендерӣ ва решакан кардани ташаккули зиёновари қолабҳои гендерӣ уҳдадор намуданд. Албатта, барои давлатҳои иштирокӣ риоя кардани талабот оид ба «решакан намудани» эътиқоди (қолабӣ) душвор аст, valee онҳо барои «тағийиру дигаргунсозӣ»-и эътиқодҳое, ки ба занон зарар мерасонанд, бояд кӯшиш кунанд. Кумита ҳамчунин эътироф намуд, ки давлатҳои иштирокӣ таҷрибаи истифодаи эътиқодҳои қолабиро нисбати мардону занони алоҳида бояд решакан намоянд, ки ин ҳуқуқҳои инсонии онҳоро поймол мекунад.

Моддаи 10 КБТЗ ҳамчунин пешбинӣ менамояд, ки давлатҳо бояд тамоми ҷораҳои даҳлдорро биандешанд, то ки «дар асоси баробарии мардону занон, бартарафсозии ҳар гуна консепсияи қолабии нақши мардону занон дар ҳама сатҳҳо ва шаклҳои таълим бо роҳи ҳавасмандсозии омӯзиши муштарак ва дигар намудҳои таълим, ки барои ноил шудан ба ин мақсад мусоидат мекунанд ва баҳусус тавассути таҷдиди воситаҳои таълимӣ, барномаҳои мактабӣ ва мутобиқгардонии усулҳои таълим таъмин карда шавад»<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Гендерные стереотипы/формирование стереотипов и права женщин. [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender\\_stereotyping\\_ru.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender_stereotyping_ru.pdf)

## Муносибати гендерӣ ва мудохилаҳои ҳассос ба гендер

Барои он ки ба масъалаҳои баробарии чинсӣ расман ва рӯяқӣ муносибат накунанд, мафҳуми адолати гендерӣ ба вучуд омад. **Адолати гендерӣ** – ин раванди муносибати одилона бо занон ва мардон аст.

Барои таъмини адолат, аксар вақт барои рафъи камбудиҳои боқимондаи таъриҳӣ ва омилҳои манфии иҷтимоӣ, ки ба занону мардон барои истифодаи имконоти баробар монеъ мешаванд, андешидани чораҳои маҳсуси ҷубронкунанда зарур аст.

Аз ин рӯ, барои риояи адолати гендерӣ ва пешгирии табъиз аз рӯи ҷинс (ҳам бевосита ва ҳам ғайримустақим) давлат бояд як қатор уҳдадориҳои муҳимро амалӣ намояд:

- ⇒ даст кашидан натанҳо аз амалкарди шахсии табъиз, балки аз он амалҳое, ки шахсони алоҳида пайравӣ мекунанд;
- ⇒ ҳалли масъалаҳои табъизи бевосита ва ғайримустақим. Намунаи табъизи бевосита, қонунест, ки занони шавҳардор барои муолиҷа бояд иҷозаи ҳамсари худро бигиранд, valee чунин талаботро барои мардон муқаррар намекунад. Намунаи табъизи ғайримустақим қонунест, ки ҳаққи ягонаи хидматрасонии тиббиро муқаррар мекунад, ҳатто вақте ки арзиши ин хидматҳо барои одамони бедаромад, масалан, барои пиронсолон, бевазанон, шахсони дорои маъюбият ва ғайра гарон аст;
- ⇒ татбиқи чораҳои маҳсуси муваққатӣ (дар ҳолати зарурӣ) барои бартараф кардани оқибатҳои табъизи қаблӣ, ки ба гурӯҳҳои алоҳида таъсир мерасонанд. Барномаҳои омӯзишӣ ва ҷалби кормандони милиса ё мутахассисони ташхиси судию тиббии ҷинси зан, маҳсусан барои ноил шудан ба тавозуни бештари гендерӣ дар сатҳи роҳбарияти бахшҳои амният ва тандурустӣ метавонанд намунаи чунин тадбирҳо башанд. Муқаррар намудани квота барои духтарон ҳангоми дохил шудан ба мактабҳои олий;
- ⇒ андешидани чораҳо оид ба таъмини имконоти баробар ва иштироки баробари занону мардон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла, тавассути бартараф кардани монеаҳо дар дастрасии занон ба ҳуқуқҳои худ<sup>4</sup>.

СММ истилоҳи «муносибати гендерӣ»-ро чунин таъриф мекунад:


*«... раванди арзёбии ҳама гуна чорабинии нақшавӣ аз рӯи нуқтаи назари таъсирӣ он ба занон ва мардон, аз ҷумла, қонунгузорӣ, стратегияҳо ва барномаҳо дар ҳама сатҳу соҳаҳо. Стратегияи мазкур ба он асос ёфтааст, ки манфиатҳо ва таҷрибаи занон ва инчунин мардон дар таҳияи концепсияи умумӣ, ҳангоми амалисозӣ, мониторинг ва арзёбии умумии самтҳои фаъолият ва барномаҳо дар тамоми соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ меъёри ҷудонопазир гаштанд, то ки ҳам занон ва ҳам мардон тавонанд манфиатҳои баробарро ба даст оранд ва нобаробарӣ ҳеч гоҳ решана надавонад»<sup>5</sup>.*

<sup>4</sup> Женщины и право на здоровье: оценка воздействия политики («ЖиЗель»). Публикация организации «Цель – права человека» (Aim for Human Rights, ранее известной как НОМ, Humanistisch Over leg Mensenrechten), 2006.

<sup>5</sup> Аз ҳисботи Шӯрои Иқтисодӣ ва Иҷтимоӣ барои соли 1997, СММ, 1997.

Барномаи амале, ки дар рафти Конференси 4-уми умумиҷаҳонии СММ оид ба масъалаҳои занон дар Пекин (с. 1995) қабул шудааст, татбиқи принсипи муносибати мачмӯи гендерӣ дар ҳаёт ва ҳамзамон ҳалли мушкилоти баробарии ҷинсиро талаб мекунад:

«Ҳукumatҳо ва дигар иштирокчиёни ҳаёти давлатӣ-ҷамъиятӣ бояд ба сиёсати фаъолу намоёне, ки мақсади он иқдомоти якҷоя, ки ба таҳқими баробарии байни ҷинсҳо дар тамоми стратегияҳо ва барномаҳои сиёсӣ нигаронида шудаанд, мусоидат намуда, дар ҳолати зарурӣ пеш аз қабули ҳар як қарор, оқибатҳои эҷтимолии онҳо, мутаносибан барои занон ва мардонро таҳлил намоянд»<sup>6</sup>. Равшан аст, ки муносибатҳои гендерӣ ва мачмуӣ – ин аслан стратегияҳои ба ҳам мувофиқи ноил шудан ба баробарии ҷинсӣ дар ҷомеа мебошанд.



Таҳлили гендерӣ имкони қиёсро медиҳад, ки чӣ гуна ин ё он масъалаи сиёсӣ ба занону мардон таъсир мерасонад ва ҷаро ин рӯй медиҳад. Таҳлили гендерӣ тасдиқи онро, ки ҳар як шахс, новобаста аз ҷинс, зери таъсири якхелai сиёsatҳои ҳукumat, барномаҳо ва қонунгузории гуногун қарор дорад, зери шубҳа мегузорад, яъне консепсияи «сиёсати гендерии бетароф»-ро.

Аксаран таҳлили гендериро дар он «муттаҳам» мекунанд, ки он танҳо занонро дастгирӣ менамояд ё танҳо «пуштибон»-и онҳо мебошад. Оё ҷунин аст? Дарвоҷеъ, таҳлили воқеяят ва ба ҳисобигирии тамоми ҳусусиятҳои он ҳангоми таҳияи стратегияи курсҳои гуногуни сиёсӣ ба таври айнӣ (объективӣ) наметавонад ба манфиати танҳо як гурӯҳи иҷтимоӣ-ҷинсӣ бошад.

Аммо, вақте ки сухан дар бораи таҳлили гендерӣ меравад, ҷаро асосан мушкилоти беҳтар намудани мақоми иҷтимоию иқтисодии занон мавриди мӯҳокима қарор мегирад? Воқеан, таҳлили гендерӣ маълумоти иҷтимоию иқтисодиро дар бораи ҳарду ҷинс – занон ва мардон баррасӣ менамояд, зоро ҳадафи он ифшии пурраи ҳама гуна оқибатҳо барои ҳарду ҷинс, вале мусоидат ба пешбарӣ ё паст кардани мавҷеъ, ба яке аз тарафҳо мебошад. Вале, ҳангоми ҷунин тарзи муносибат, маълумоте, ки дар доираи тағовутҳои ҷинсӣ коркард шудаанд, шаҳодат медиҳанд, ки таъриҳан мардон нисбати занон даромади бештар доранд; занон бошанд, дар натиҷаи иҷрои нақшҳои иҷтимоӣ ва арзёбии ин нақшҳо дар ҷомеа, дар ҳолати номусоид қарор мегиранд. Ва ин ҳолат дар бисёр соҳаҳои ҳаёт мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, лаҳзаҳои манғӣ дар муносибати гендерӣ ба омӯзиши мушкилот, бо вучуди ин, пеш аз ҳама ба гурӯҳи иҷтимоӣ-ҷинсии занон даҳл доранд, ки дар ин бора сухан меронем<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Эъломияи Пекин ва платформаи амал, ки дар ҷаласаи 16-уми пленарӣ, 15 сентябри соли 1995 қабул шудааст.

<sup>7</sup> <http://www.owl.ru/win/books/easygender/index.htm> Шведова Н.А. Просто о сложном: гендерное просвещение (Пособие).

## **Мудохилаҳои ҳассос ба гендер**

Пешниҳоди хидматҳои гуногуно дар назар доранд, дар ҳоле, ки ниёзҳои мардон ва занон фарқ мекунанд, баҳусус ЗДДМ ва хизматрасониҳои баробар, вакте ки ниёзҳо мувофиқан, (табъиз вуҷуд надорад, қолабҳоро ба роҳбарӣ намегиранд):

- ▶ додани маълумот ба мардон дар баробари занон оид ба сирояти ВНМО аз модар ба кӯдак;
  - ▶ барномаҳо оид ба тарғиби рифолаҳои занона;
  - ▶ кӯчонидани макони машваратҳо барои занон ба ҷойҳои барои онҳо мувофик;
  - ▶ фароҳам овардани шароити мусоид барои муоинаи ЗДДМ;
  - ▶ истисно кардани саволҳо ва усулҳои муошират бо ҷабрдидағони ЗДДМ, ки боиси дубора ҷабрдида шудани онҳо мегардад.

## **Мудохилаҳои гендерӣ-тағийирдиҳанда**

Бо накшҳои «анъанавӣ»-и мардон ва занон кор мекунанд, нобаробарии мавҷударо баробар мекунанд (мардонро таълим медиҳанд, ки дар бораи худ ва қӯдакон ғамхорӣ кунанд; ба занон таълим дар бораи худмуҳофизаткунӣ дар ҳолати зӯроварӣ ва худтаяминкуни молиявиро пешниҳод мекунанд):

- ▶ кор бо мардон оид ба масъалаҳои масъулиятнокии падарӣ;
  - ▶ кор бо ҷуфтҳо ҷиҳати банақшагирии оила;
  - ▶ таъмини дастрасии занон ба иттилоот, таҳсилот ва малакаҳо;
  - ▶ дастргирии ташаббусҳои занон.

## Маълумоти гендерӣ ва омори гендерӣ чист?



Омори гендерӣ имкон медиҳад, ки дар бораи воқеяияти гуногуни ҳаёт, ки намояндагони ҳарду чинс бо онҳо рӯбарӯ мешаванд, тасаввут пайдо шавад ва дар ниҳоят сиёсатҳо ва хидматҳо ба ниёзҳои гуногун мутобиқ карда шавад.

Таъмини баҳисобигирии чиҳатҳои гендерӣ дар системаҳои иттилоотии тандурустӣ аз фахмиши дақиқи тасаввуроти моҳияти омори гендерӣ оғоз гардида, ҳамчунин аз фахмиши истилоҳи «гендер» ва фаркиятҳои он аз

истилоҳи «чинси биологӣ» вобаста аст.

Омори гендерй дар бораи воқеяяти ҳаёти занон, мардон, духтарон ва писарон маълумоти микдорӣ медиҳад, ки он натанҳо маълумотҳои аз рӯи чинс ҷудошуда, балки инҷунин маълумотро дар бораи тадбирҳое, ки танҳо ба занон даҳл доранд (масалан, ҳиссаи занони ҳомиладор, муроҷиат барои нигоҳубини пеш аз таваллуд) ва тадбирҳое, ки танҳо ба мардон

дахл доранд (масалан, сатҳи зиндамонӣ ҳангоми саратони ғадуди простата)<sup>8</sup> пешниҳод менамояд. Омори гендерӣ бояд ба шакли ҳисботии мутахассисони ташхиси судио тиббӣ низ дохил карда шавад. Инчунин, хуб мешуд, ки масъалаҳои маъюбият ва шаклҳои он ҳамчун далелҳои табъизи эҳтимолии чандкаратаи ЗДДМ инъикос карда шаванд.

### **Роҳҳои баҳисобигирии ҷиҳатҳои гендерӣ дар омори миллӣ**

Таърифи омори гендерӣ, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод шудааст, нишон медиҳад, ки чӣ гуна ҷиҳатҳои гендерӣ метавонанд ба ҳама гуна системаи оморӣ ҳампайванд шаванд. Ҷаҳор ҷузъи таъриф марбут ба ҷамъоварӣ, таҳлил ва паҳнкунии маълумот мебошанд:

- маълумот аз рӯи алломатҳои ҷинс ҷамъоварӣ, пешниҳод ва дар ҷойи лозима тақсим карда мешавад;
- маълумот мушкилоти гендериро инъикос мекунад;
- маълумот ба мағҳумҳо ва косепсияҳо асос ёфтаанд, ки ба таври зарурӣ гуногунии занон ва мардонро инъикос ва тамоми ҷанбаҳои ҳаёти онҳоро қайд мекунанд;
- усулҳои ҷамъоварии маълумот, қолабҳо ва омилҳои иҷтимоӣ ва фарҳангиро ба инобат мегиранд, ки метавонанд дар маълумот гаразҳои гендериро ба вучуд оранд ва имкони бартараф кардан онҳоро таъмин намоянд<sup>9</sup>.

## **Баҳши II. Дарки маъюбият ва истифодаи муносибати ҳуқуқӣ ба ЗДДМ.**

### **Зӯроварии гендерӣ ва ҳассосияти гендерӣ ҳангоми расонидани кӯмак ба ЗДДМ**

#### ***Кӣ шаҳси дорои маъюбият мебошад?***

«Шаҳси дорои маъюбият» — ин пеш аз ҳама, инсон аст, тавре, ки дар Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) дар бораи ҳуқуқҳои шаҳсони дорои маъюбият (КҲМ) оварда шудааст. Дар КҲМ шарҳ дода шудааст, ки «ба шаҳсони дорои маъюбият нафароне дохил мешаванд, ки нуқсонҳои устувори ҷисмонӣ, равонӣ, зеҳнӣ ва ҳиссиятӣ доранд, ки дар робита бо монеаҳои гуногун метавонанд барои иштироки пурра ва самаранок дар ҷомеа баробари дигарон монеа шаванд»<sup>9</sup>. Дар Дастури мазкур забон (истилоҳ)-и марбут ба КҲМ истифода шудааст. Аммо, баъзе одамон забони ба шаҳсият нигаронидашударо афзалтар медонанд (масалан, ба одамони дорои аутизм).

Дар ин ҳолат интихоби шаҳсро, ки чӣ гуна меҳоҳад ўро тасвир кунанд, бояд эҳтиром намуд. Принципҳои роҳбарикунанде, ки дар Дастур пешниҳод мегардаданд, ба пешниҳоди хидматҳо ба шаҳсони дорои ҳама шаклҳои нуқсонҳои ҷисмонӣ, зеҳнӣ, равонӣ, равонию иҷтимоӣ, маърифатӣ ё эҳсосӣ дахл дорад.

<sup>8</sup> Duerto Valero S. Why are gender statistics important? UN Women. Presentation given in Nadi, Fiji on 12 February 2019 (<https://www.unescap.org/sites/default/files/Why%20are%20gender%20statistics%20important.pdf>; по состоянию на 11 марта 2021 г.).

<sup>9</sup> Конвенция о правах инвалидов, ст. 1, G.A. Res. 61/106, U.N. Doc. A/RES/61/106 (Dec. 13, 2006) [далее КПИ]

Дар Дастури мазкур шакли иҷтимоии маъюбият ва шакли муносибати ба ҳуқуқҳои инсон асосёфта истифода гардидааст, ки он ба монеаҳои аз ҷониби муҳити зист ба вуҷудомада (на аз нуқсонаҳои ҷисмонии шаҳсони маъюб), аз ҷумла, заминаҳои ҷисмонӣ, иттилоотӣ ва муоширатӣ, муносибатҳои ҳурофотӣ, бадгумонӣ ва амалияи ҷомеа, инҷунин таҷрибаҳои истисноии соҳторҳои тандурустӣ, таъминоти иҷтимоӣ, маориф ва ба дигар самтҳо нигаронида шудааст.

### ***Шаҳсони дорои маъюбият кистанд?***

«Шаҳсони дорои маъюбият» — пеш аз ҳама, инсонанд. Онҳо одамоне ҳастанд, ки дорои қобилият, шавқу ҳавас ва эҳтиёҷоти инфириодӣ доранд. Аксаран, онҳо одамони оддӣ мебошанд, ки кӯшиши зиндагии омиёнаро мекунанд. Шаҳсони дорои маъюбият метавонанд аз байни модарон, падарон, писарон, духтарон, хоҳарон, бародарон, дӯстон, ҳамсояҳо, ҳамкорон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дигарон бошанд. Дар Тоҷикистон ҳудуди 150 000 нафар шаҳсони дорои шаклҳои гуногуни маъюбият ба қайд гирифта шудаанд – ҳар нафари 16-ум ин ё он шакли маъюбиятро дорад. Онҳо зиндагӣ, таҳсил, кор ва аз рӯи имконият дар пешрафти кишвар саҳми ҳудро мегузоранд.

Намудҳои гуногуни маъюбият мавҷуданд. Баъзе намудҳои маъюбият аён ҳастанд, масалан, истифодаи аробачаи маъюбӣ бо сабаби роҳ гашта натавонистан, valee баъзе шаклҳои маъюбият ноаёнанд, масалан, нуқсони равонӣ, зеҳнӣ ва шунавоӣ.

Баъзе одамон зиёда аз як намуди маъюбият доранд.

*Ҷомеа метавонад шаҳсони дорои маъюбиятро ба таври гуногун дарк намояд ва ё бо онҳо ҳамкориҳои гуногун дошта бошад, ки ин дар навбати ҳуд метавонад боиси хориҷ ё баръакс шомил шудани онҳо ба ҷомеа гардад. Дар соҳаи тиб ва ҷомеашиносӣ шаклҳо (муносибатҳо)-и кӯҳна ва муосири фаҳмиши маъюбият ҷой доранд:*

- Модели хайрҳоҳона: одамони дорои маъюбият аз ҷониби дигар аъзои ҷомеа ҳамчун нафароне, ки барои кор ё фикр кардан қобилият надоранд, қабул карда мешаванд. Бинобар ин, нисбати онҳо бояд «ғамхорӣ» намуд ё онҳоро бояд «ҳимоя» кард.
- Модели тиббӣ: шаҳсони дорои маъюбият метавонанд баъди мудоҳилаи тиббӣ табобат ёфта, танҳо баъди он дар ҳаёти ҷомеа фаъолона иштирок кунанд.

*Ҳардуи ин муносибат аз раванди қабули қарорҳо дур мондани шаҳсони дорои маъюбиятро нишон медиҳанд. Ба ҷои онҳо инро дигарон мекунанд. Дар ин маврид истифодаи модели иҷтимоӣ ё ҳуқуқӣ, ки дар кор бо ҷабрди дагони зӯроварии гендерӣ бидуни маъюбият истифода мешавад, самараноктар аст.*

- Модели иҷтимоӣ: одамон омилҳоеро, ки дар муҳити зист барои иштироки шаҳсони дорои маъюбият дар ҳаёти ҷамъияти монеа эҷод мекунанд, муайян намуда, онҳоро ислоҳ мекунанд.
- Моделе, ки бар асоси ҳуқуқҳои инсон асос ёфтааст: шаҳсони дорои маъюбият ба имкониятҳои баробар ва иштирок дар ҳаёти ҷомеа ҳуқуқ доранд. Мо ҳама барои ҳавасмандгардонӣ, ҳифз ва таъмини татбиқи ин ҳуқуқҳо вазифадорем ва шаҳсони дорои маъюбият бояд ин ҳуқуқҳоро талаб кунанд.

## *Гендер, маъюбият ва нобаробарӣ*

Занони дорои маъюбият аксар вақт аз рӯи аломатҳои чинсӣ ва аз рӯи маъюбият ба табъиз ва зӯроварӣ дучор мешаванд.

Занон ва духтарони дорои маъюбият нисбати тамоми шаклҳои зӯроварӣ осебпазир мебошанд. Омилҳои зиёде ҳастанд, ки осебпазирин онҳоро бештар мегардонанд, лекин асосан – ин табъиз аз рӯи чинс ва маъюбият мебошад. Тамғагузорӣ ва табъиз нисбати шахсони дорои маъюбият дар ҷомеа, хусусан барои занон ва духтарони дорои маъюбият ҷиҳати дучор шудан ба ҳолатҳои зӯроварӣ, муносибати бераҳмона ва истисмор афзоиш медиҳад.



Дарки коршоямии занони дорои маъюбият: Ҷинояткорон аксар вақт чунин мешуморанд, ки занон ва духтарони дорои маъюбият наметавонанд ҳудро аз ҷиҳати ҷисмонӣ муҳофизат намоянд, ё дар бораи зӯроварӣ ҳабар диҳанд, ки онҳоро ба зӯроварӣ бештар осебпазир мегардонад. Онҳо барои ҳабар додан дар бораи зӯроварӣ ва ё таъқиб бо як қатор монеаҳо дучор мешаванд.

Одамон метавонанд ба занон ва духтарони дорои маъюбият гӯш надиҳанд ё бовар накунанд, хусусан агар ҷабрдиҳон нуқсонҳои равонӣ ё зеҳнӣ дошта бошанд, ки ин дастрасии онҳоро ба хизматрасониҳо маҳдуд мекунад. Аксар вақт гумон меравад, ки онҳо намефаҳманд, ки бо онҳо чӣ ҳодиса рӯй додааст ва ё эҳтиёҷоти ҳудро баён карда наметавонанд ва ин барои бечазо мондани гунаҳкорони чунин зӯроварӣ мусоидат мекунад.

Монеаҳо ва маҳдудиятҳои мавҷудаи ҷисмонӣ дар муҳити зист, набудани нақлиёти ҷамъиятии дастрас, набудани дастрасӣ ба иттилоот оид ба эътироф ва пешгирии зӯроварӣ, инчунин оид ба хизматрасониҳо, ки ба пешгирӣ ва ҳимоя аз зӯроварӣ мусоидат мекунанд, маҳдудияти дастрасӣ ба таҳсилот, қасбу малакаҳои гуногун ва муносибатҳои ҳайриявию тиббӣ барои фаҳмидани масъалаҳои гендерии маъюбият – аз омилҳои мебошанд, ки ҳатари зӯроварии гендериро нисбати занон ва духтарони дорои маъюбият зиёд мекунанд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 Конвенсия дар бораи ҳукуқи шахсони дорои маъюбиятро ба имзо расониданд, вале он то ҳол ба тасвиви нарасидааст. Конвенсияи СММ дар бораи ҳукуқи шахсони дорои маъюбият (КҲМ) барои Тоҷикистон бъяди ба тасвив расидан эътибор пайдо мекунад. Ҳоло Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон саъю қӯшиш дорад, ки барои ба тасвив расонидани Конвенсияи СММ дар бораи ҳукуқи шахсони дорои маъюбият, ки дар он мағҳумҳои марбут ба маъюбият муайян гардидааст, кишварро омода созад.

## Моддаи 2 Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон

### Таърифҳо

Барои мақсадҳои Конвенсияи мазкур:

«муошират» – истифодаи забонҳо, матнҳо, алифбои Брайл, робитаи ламсӣ, ҳарфҳои калон, воситаҳои мультимедиявии дастрас, инчунин маводи чопӣ, аудиоӣ, забони оддӣ, қироат, ҳамчунин усулҳои фазоянда ва алтернативӣ, тарзҳо ва андозаҳои муошират, аз ҷумла, технологияи иттилоотию коммуникатсионии дастрасро дар бар мегирад;

«забон» – забонҳои гуфтугӯй, имову ишора ва дигар шаклҳои забонҳои ғайришифоҳиро дар бар мегирад;

«табъиз аз рӯи аломатҳои маъюбият» маънои ҳама гуна тафовут, истисно ё маҳдудкуни дар асоси маъюбиятре дорад, ки мақсад ё натиҷаи он кам кардан ё рад кардани эътироф, дар баробари дигарон истифода ё татбиқи ҳамаи ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, шаҳрвандӣ ё ягон соҳаи дигар мебошад. Он ҳама шаклҳои табъизро дар бар мегирад, аз ҷумла рад кардан дар дамсозӣ (мувофиқсозӣ)-и оқилона;

«дамсозӣ (мувофиқсозӣ)-и оқилона» дар ҳолати мушаххас воридкуни ислоҳу дигаргуниҳои зарурӣ ва мувофиқро бо мақсади таъмини татбиқ ё аз ҷониби шахсони дорои маъюбият дар баробари дигарон амалисозии тамоми ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосиро мефаҳмонад, ки ин ислоҳот набояд бори номуносӣ ё беасос гарданд.

«дизайни универсалӣ» маънои дизайнни ашё, муҳит, барномаҳо ва хидматҳоро дорад, ки онҳо бояд барои ҳамаи одамон бидуни ниёз ба мутобиқсозӣ ё тарҳрезии маҳсус то ҳадди имкон қобили истифодаи шоиста қарор дода шаванд. "Дизайни универсалӣ" дастгоҳҳои ёрирасонро барои гурӯҳҳои алоҳидаи шахсони дорои маъюбият дар ҳолати зарурӣ истисно намекунад.

## Зӯроварии гендерӣ чист?



Дар тавсияи умумии №19 оид ба зӯроварӣ нисбати занон, ки дар ҷаласаи ёздаҳуми Кумитаи СММ оид ба барҳам додани табъиз нисбати занон (КБТЗ/Кумита) дар соли 1992<sup>10</sup> қабул шудааст, Кумита тавзех дод, ки мағҳуми табъиз нисбати занон, тавре ки дар моддаи 1 Конвенсия муайян шудааст, зӯроварии гендериро низ дар бар мегирад (яъне «зӯроварие, ки нисбат ба зан ба хотире, ки вай зан аст, содир шудааст, ё зӯроварие, ки ба занон таъсири саҳти манғӣ мерасонад») ва ҷунин табъиз поймолкуни ҳуқуқи инсон - зан ба ҳисоб меравад.

Мағҳуми зӯроварӣ метавонад шарҳи гуногун дошта бошад. Эъломия оид ба барҳам додани зӯроварӣ нисбати занон, ки соли 1993 аз ҷониби Маҷмааи Умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул шудааст, зӯроварӣ нисбати занонро ҳамчун «ҳар амали зӯроварӣ дар асоси

<sup>10</sup> Ҳарчанд Кумита бори аввал дар тавсияи умумии худ №12 (1989) оид ба зӯроварӣ нисбати занон масъалаи зӯроварӣ нисбати занонро баррасӣ намуд, маҳз дар тавсияи умумии №19 он шарҳи муфассал ва ҳамаҷонибаро оид ба ин масъала пешниҳод намуд, ки барои кори минбаъдаи вай аз рӯи мушкилоти мазкур асос гардид.

чинсият, ки ба занон зарари чисмонӣ, шаҳвонӣ, равонӣ ё уқубат мерасонад, инчунин таҳдид барои содир кардани чунин кирдорҳо, маҷбур кардан ё беихтиёр маҳрум сохтан аз озодӣ, хоҳ дар ҳаёти ҷамъиятий ва хоҳ дар ҳаёти шахсӣ бошад» шарҳ медиҳад<sup>11</sup>.

**Зӯроварии гендерӣ (ЗГ)** ин расонидани зарар ба шаҳс (зан ё мард) дар натиҷаи нобаробарии қувва, ки дар навбати худ аз таҳсими нақшҳои гендерӣ ба вучуд меояд, дар назар дошта шудааст. Зӯроварӣ бар асоси гендерӣ бо зӯроварӣ нисбати занон тавъам нест, вале аксар вақт ба ин маъно истифода мешавад, зоро занон - ҷабрдидағони асосии ЗГ мебошанд. Маърӯзачии маҳсуси дабири кулли СММ оид ба масъалаҳои зӯроварӣ нисбати занон дар баромади худ қайд намуд, ки: “Дар 25 соли ахир зӯроварӣ нисбати занон ҳамчун вайрон кардани ҳуқуқи инсон—зан ва яке аз шаклҳои табъиз аз рӯи ҷинс эътироф гардидааст”. ЗГ нисбати занон яке аз воситаҳои асосии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ мебошад, ки тавассути он нақшҳои қолабии занон ва тобеияти онҳо ба мардон пойдор меистад. ЗГ - яке аз монеаҳои асосии ноил шудан ба баробарии воқеии гендерӣ мебошад.

Дар Эъломияи СММ оид ба барҳам додани зӯроварӣ нисбати занон се шакли асосии зӯроварӣ нисбати занон (ЗНЗ) вобаста ба ҷои рух додани зӯроварӣ, инчунин муносибати байни ҷинояткор ва ҷабрдида муайян гардидааст: (1) зӯроварӣ дар оила; (2) зӯроварӣ дар ҷомеа ва (3) зӯроварӣ аз ҷониб ё бо мусоҳилакории давлат.<sup>12</sup>

**Зӯроварӣ дар оила** зӯроварии оилавиро дар бар мегирад, ки баъзан онро зӯроварӣ аз ҷониби шарҳи маҳрам ё зӯроварии ҳамсар низ меноманд, ки ин барои равшан намудани мавҷудияти муносибати дарозмуддат байни ҷабрдида ва ҷинояткор мебошад. Таҷовуз ба номус дар оила ва зӯроварии ҷинсӣ нисбати кӯдакон инчунин намудҳои ЗГ мебошанд, ки дар хона рух медиҳанд.

**Зӯроварӣ дар ҷомеа** – таҷовуз ба номус ва ҳамлаи ҷинсӣ, озори ҷинсӣ дар ҷои кор ва муассисаҳои таълимӣ инчунин истисмори занону духтарон тавассути қочоқи инсон ва танfurӯширо дар бар мегирад.

**Зӯроварӣ аз ҷониби давлат** – таҷовуз ба номусро зимни даргириҳои мусаллаҳона ва аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, амният ва низомӣ чӣ дар даргириҳои мусаллаҳона ва ҳам дар замони осоишта, ё аз ҷониби кормандони муҳофизи сулҳ дар муҳити ғайриҷангӣ, инчунин зӯроварӣ нисбати занон дар муассисаҳои давлатӣ ва таҳти назорати ҳукumatro дар бар мегирад.

**Зӯроварӣ бо мусоҳилакории давлат** маънои онро дорад, ки гунаҳкорони зӯроварӣ бечазо мемонанд, ҷабрдидағони зӯроварӣ воситаҳои даҳлдори ҳуқуқӣ надоранд ва аз соҳторҳои давлатӣ ва суд ҳимоя ёфта наметавонанд.

Ин гурӯҳҳо мағҳумҳои умумиро ифода карда, миқёси ЗНЗ-ро нишон медиҳанд, вале ба онҳо набояд ҳамчун ҷизи муқаррарӣ муносибат кард. Ҳомиёни ҳуқуқ ва шаҳсони кӯмакрасон ба ЗНЗ аксар вақт бо шаклҳои ЗНЗ дучор мешаванд, ки ҳанӯз аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва низоми ҳуқуқӣ ба таври кофӣ эътироф карда напушдаанд, ба

<sup>11</sup> Зӯроварӣ нисбати занон, омилҳо ва оқибати он. Маърӯзаи маърӯзачии маҳсус оид ба масъалаҳои зӯроварӣ нисбати занон, омилҳо ва оқибати он. Шӯрои ҳуқуқи инсон. Сессия 41. 20.06.2019.

<sup>12</sup> Эъломияи СММ дар бораи рафти зӯроварӣ нисбати занон, 20 декабря с. 1993, A/RES/48/104.

монанди таъқиби маҷбурӣ ё истифодаи технологияҳои нав, аз қабили истифодаи Интернет ё почтаи электронӣ барои содир намудани зӯроварии киберӣ нисбат ба занон<sup>13</sup>.

#### **Намудҳои зӯроварӣ<sup>14</sup>:**

- ▶ **Зӯроварии ҷисмонӣ** намуди зӯроварӣ тавассути истифодаи қувваи ҷисмонӣ ё таҳдид бо мақсади назорати шахси дигар аст. Ба ин намуди зӯроварӣ зарба задан, лату кӯб кардан, буғӣ кардан, газидан, ба сӯи шахс партофтани ашё, лагад задан ва тела додан, инчунин истифодаи силоҳи оташфишон ё силоҳи сард дохил мешавад. Зӯроварии ҷисмонӣ бо мурури замон одатӣ ва бошиддат гашта, метавонад боиси марги зан гардад.
- ▶ **Зӯроварии шаҳвонӣ** – ин амалҳо барои алоқаи шаҳвонии маҷбурӣ ё назорат мебошад. Ба ин амалҳо маҷбуркунӣ ба алоқаи ҷинсӣ, ба тарзи муайян анҷом додани алоқаи ҷинсӣ, маҷбур кардани зан ба алоқаи ҷинсӣ бо дигар шахсон, муносибати таҳқиромез ба шаҳвонияти зан ва ё исрор ба алоқаи ҷинсӣ бидуни истифодаи воситаҳои пешгирии ҳомиладорӣ дохил мешаванд.
- ▶ **Зӯроварии равонӣ (руҳӣ)** ин ба кор бурдани воситаҳои гуногуни тактикӣ барои чудогузории зан ва паст кардани ҳисси худэҳтиромии ў мебошад, ки дар натиҷа вай аз шарики худ бештар вобастагӣ пайдо мекунад ва аз ў тарсон мешавад. Ба ин амалҳо: рад кардан ба ҳукуқи зан барои кор кардан берун аз хона, чудогузории ў аз оила ва дӯстонаш; таҳдид ба расонидани зарар ба шахсони наздик ва ё ҷизҳои дӯстдоштааш дохил мешаванд; назорати доимии амалҳои вай. Ин муносибати бад нисбат ба зан аст, ки ба паст задани шаъну шарафи ў равона гардидааст. Ба ин амал танқид, таҳдид, таҳқир, эродгирии таҳқиромез ва муносибати пасткунандай шаъну шраф аз ҷониби шарик дохил мешавад.
- ▶ **Зӯроварии иқтисодӣ** - ин амали ғайриқонунье мебошад, ки занро аз манзил, хӯрок, либос, молу мулк ё маблағ, аз ҷумла, маҳрум кардан аз пули нақд, ки зан тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он ҳукуқ дорад, маҳрум месозад ва ин қонуншиканӣ метавонад боиси ихтилоли саломатии ҷисмониву руҳӣ ё боиси дигар омилҳои номатлуб гардад.

#### **Воқуниши ба зӯроварӣ нисбати занон ва духтарони дорои маъюбият**

**Зӯроварӣ дар оила, зӯроварии иқтисодӣ ва шаҳвонӣ, ки шахсони дорои маъюбият ба он дучор мешаванд**

- Одамони дорои маъюбият нисбат ба одамоне, ки маъюбият надоранд, ҳавфи бештарни ба зӯроварии хонаводагӣ, оилавӣ ва ҷинсӣ дучор шудан доранд.
- Одамони дорои маъюбият инчунин дар дастрасӣ ба хизматрасониҳои ҳадамоти даҳлдор бо монеаҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешаванд.
- Маълумот оид ба мушкилоте, ки одамони дорои маъюбият дучор меоянд, метавонад ба пешгирии зӯроварии минбаъда ва баланд бардоштани амнияти онҳо мусоидат намояд.

#### **Дарки зӯроварӣ нисбати шахсони дорои маъюбият**

<sup>13</sup> Finding a difficult balance: Human rights, law enforcement and cyber violence against women, genderIT.org, 19 August 2008, доступно по адресу <http://www.genderit.org/en/index.shtml?w=a&x=96169>.

<sup>14</sup> Ба намудҳои зӯроварии овардашуда ҳама дучор шуда метавонанд, аммо бештар занон ва духтарон аз ин зӯроварӣҳо азият мекашанд.

Одамони дорои маъюбият бештар ба зўроварӣ дучор мешаванд. Аз ҷумла, ҳатари бештар ба занони дорои маъюбият таҳдид мекунад. Занони дорои маъюбият инчунин метавонанд дар дастрасӣ ба хизматрасониҳои ҳадамоти дахлдор бо монеаҳо рӯ ба рӯ шаванд

Дар муқоиса бо заноне, ки маъюбият надоранд, занони дорои маъюбият:

- зери ҳатари бештари намудҳои ҷиддии зўроварии шарики маҳрам қарор доранд;
- онҳо метавонанд ба зўроварӣ бештар, ба муддатҳои тӯлонӣ, бо намудҳои гуногун ва аз ҷониби бештари ҷинояткорон дучор шаванд;
- ба ҷои ами роҳ ёфтани ва барои ҳабар додан дар бораи ҳабар додан дар бораи ҳодисаҳои зўроварӣ майлу имконияти камтар доранд.

Барои аксари одамони дорои маъюбият дарки муносибате, ки онҳо бо он рӯ ба рӯ мешаванд, фаҳмидани он ки зўроварӣ ва ҷиноят ба ҳисоб меравад, масъалаи мушкил аст. Чунин вазъиятро маҳдудияти дастрасӣ ба иттилоот ва кӯмаки босифат метавонад душвор гардонад. Ба онҳо ҳамчунин ҷуръати кӯмак пурсидан намерасад, ё онҳо аз хизматрасониҳои дастрас метавонанд огоҳ набошанд.

Монеаи дигар барои муроҷиат ҷиҳати кӯмак ё ҳабар додан оид ба зўроварӣ он аст, ки метавонанд ба одамони дорои маъюбият гӯш надиҳанд. Аксар вақт одамони дорои маъюбият дар оила ё муассисаҳо мавқеи маҳдуд доранд. Дар ин шароит ҷинояткорон (дар назари милисаҳо ва духтурон) ҳамчун шахси боваринок ба назар мерасанд.

### *Муайян намудани шаклҳои зўроварӣ*

Занони дорои маъюбият метавонанд ба ҳамон намудҳои зўроварӣ, ки занҳои дигар дучор шаванд, рӯ ба рӯ шаванд, лекин зўроварии ҷисмонӣ, равонӣ ва ҷинсӣ нисбати онҳо метавонад фарқкунанда бошад. Масалан, зўроварӣ метавонад аз ҷониби шарик, хешованд, коргари муздгиранда ё коргари ихтиёрӣ ва умуман аз тарафи шахсони тамоман бегона анҷом дода шавад. Дар шароити хона ё муассиса ҷинояткор метавонад аъзои оила, ҳамсоя, корманди иҷтимоӣ ва тиббӣ – духтур ё корманди хизматрасон бошад. Мутаассифона, онҳое, ки ба кӯмаку нигоҳубини шахсӣ ниёз доранд, аксар вақт ба зўроварӣ ва таҳқир дучор мешаванд, ки ин дар безътиноӣ ва муносибати бад, таҳқири лафзӣ ва ҷинсӣ ифода меёбад.

Намунаҳои дигари зўроварӣ нисбати занони дорои маъюбият дар чунин таҳдидҳо аён мегарданд:

- ҷабр ардан, аз расонидани кӯмаки зарурӣ даст қашидан ё ба муассисаи тиббӣ ҷойгир кардан;
- милиса ё дигар мақомот ба шикояти онҳо бовар намекунанд;
- агар шахси дорои маъюбият фарзанд дошта бошад, ба Ҳадамоти ҳифзи ҳукуқи қӯдак оид ба онҳо ҳабар додан ва қӯдаконро аз онҳо қашида гирифтан;
- аз ҳайвоноти ёрирасон (масалан, сагҳои роҳбалади онҳо) маҳрум гардонидан;
- дар асоси ҳусусияти иқтисодидошта;
- муносибати бераҳмона, ки бевосита ба худи маъюбият дахл дорад.

Шахсони дорои маъбият бо эҳтимолияти зиёд метавонанд бо сабаби як қатор омилҳо ба зўроварӣ дучор гарданд, аз чумла:

- вобастагӣ аз шахсе, ки зўроварӣ намудааст, масалан, нисбати нигоҳубини шахсӣ, таҳарруқ, даромади пулӣ, дастгирии волидайн ё нақлиёт;
- набудани намудҳои дастгирӣ;
- надоштани захираҳои иқтисодӣ ва даромади зарурӣ;
- дарк накардани он, ки зўроварии нисбати онҳо содиргашта ғайриқонунӣ аст;
- маҳдудияти иҷтимоӣ вобаста ба мавқеи одамони дорои маъбият дар ҷомеа;
- мушкилиҳо дар муошират ва дастрасӣ надоштан ба тарҷумон, воситаҳои иттилоотӣ ва маълумот дар шакли муносиб;
- ба эътидол овардани таҷриба назорат ва муносибати бераҳмона (маҳсусан, агар он аз ҷониби шахсони мансабдор қабул шуда бошад, масалан, вақте ки аз парастор ҳоҳиш карда мешавад, ки ба ҷои шахси дорои маъбият баромад кунад).

• Одамони дорои маъбият нисбат ба шахсони солим барои дучор шудан ба зўроварии хонаводагӣ, оиласӣ ва ҷинсӣ ҳавфи бештар доранд.

• Одамони дорои маъбият инчунин дар дастрасӣ ба хизматрасониҳои ҳадамоти даҳлдор бо монеаҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешаванд.

- Маълумот оид ба мушкилоте, ки одамони дорои маъбият дучор меоянд, метавонад ба пешгирии зўроварии минбаъда ва баланд бардоштани амнияти онҳо мусоидат намояд.

### ***Шахсони дорои маъбиятро, ки аз зўроварӣ осеб диданд, чӣ тавр бояд дастгирӣ кард?***

Кормандон бояд одамони дорои маъбиятро дастгирӣ карда тавонанд. Баъзе таҷрибаҳое ҳастанд, ки ҳадамоти ёрирасон метавонанд онҳоро барои дастгирии шахсони дорои маъбият – ҷабрдиагони зўроварӣ ба пуррагӣ амалӣ намоянд.

Ҳангоми кор дар доираи барномаҳои мубориза бо зўроварии гендерӣ принсипҳои зерини роҳбарикунандаро ба инобат гирифтани лозим аст:

**Хукуқи иштирок ва фарогирӣ:** Мутахассисоне, ки бо зўроварии гендерӣ мубориза мебаранд, бояд аз ҳатарҳои муҳталифе, ки занон, духтарон, мардон ва писарони дорои намудҳои гуногуни маъбият бо он дучор мешаванд, огоҳ бошанд. Дарки он, ки хизматрасониҳо ва тадбирҳо барои чунин гурӯҳҳо бояд дастрас ва пурмазмун бошанд, аллакай ба ҳалли аксар мушкилот мусоидат мекунанд. Ҷалби шахсони дорои маъбият ва парасторон, бахусус занон ва духтарон ба равандҳои ҳифз ва бехатарӣ барои паст кардани

хатари зўроварӣ амали маҳсус ва лаҳзавӣ набуда, бояд қисми асосии кори ин мутахассисон бошад.

**Таваҷҷӯҳро дар мачмӯъ ба шахс равона қунед**, на ба маъюбияти ў, зеро вай таҷрибаи ҳаёт, малакаву қобилият ва орзуву умедҳо дорад. Онҳо дар зиндагӣ нақшаҳои зиёди иҷтимоӣ доранд (айниятҳо), аз чумла, метавонанд мураббӣ, сарвар, зан, модар, хоҳар, дӯст ва ё ҳамсоя бошанд.

**Таҳмин накунед:** мутахассисони мубориза бо ЗГ набояд гумон кунанд, ки оид ба хоҳиш ва ҳиссиёти зан ё духтари дорои маъюбият ё оид ба эҳтиёчи онҳо бештар медонанд. Гумон накунед, ки агар шахс дорои маъюбият бошад, вай ба баъзе корҳо қодир нест ва ё майли иштирок дар фаъолиятҳои муайянро надорад. Барои машварат ва омӯхтани манфиатҳои онҳо вақт чудо кунед ва ба онҳо имкон дихед, то мисли дигар нафароне, ки зўроварии гендериро аз сар гузаронидаанд, хоҳиш ва манфиатҳои худро амалӣ созанд.

**Муайян намудан ва истифодаи ҷанбаъҳои қавӣ ва қобилиятҳо:** бо шахсони дорои маъюбият, инчунин аъзои оилаҳои онҳо барои муайян намудани малака ва қобилиятҳои онҳо кор кунед ва онҳоро барои таҳия, амалӣ ва арзёбии барномаҳои мубориза бо зўроварии гендерӣ ҷалб намоед. Шахсони дорои маъюбият мутахассисони ташхиси ҳақиқии маъюбияти худ ҳастанд ва аз ин рӯ, онҳо метавонанд барои мутобиқ намудани барномаву амалҳо барои манфиати худ нуктаҳои муҳимро баён кунанд. Нақшаҳои инфириодии амал низ бояд бо назардошти имконоти шахсони дорои маъюбият тартиб дода шаванд.

**Таваҷҷӯҳ ба “кор бо”:** қарорҳо ба ҷойи шахсони дорои маъюбият, маҳсусан занон ва духтарон, аксар вақт аз ҷониби дигарон, аз чумла, аъзои оила, парасторон, шарикон ва ҳатто кормандони хизматрасон қабул карда мешаванд. Ба ҷои ин, мутахассисони мубориза бо зўроварии гендерӣ бояд бо одамони дорои маъюбият барои муайян намудани мушкилиҳо, афзалиятҳо ва мақсадҳои онҳо фаъолияти муштарак дошта бошанд.

Аз фишороварии манғӣ ва қабули қарорҳо ба ҷойи онҳо худдорӣ намоед ва ба ҷойи ин дар онҳо ҳисси худэҳтиромӣ, озодии фаъолият ва қобилияти қабули қарорҳои шахсиро ташаккул дихед.

**Кор бо парасторон ва оилаҳо.** Маъюбият ба дигар аъзои оила низ таъсир мерасонад, баҳусус ба занон ва духтарон, ки парасториро аксар вақт ба ўҳда мегиранд. Мутахассисони мубориза бо зўроварии гендерӣ бояд кӯшиш кунанд, ки мушкилот, афзалиятҳо ва мақсадҳои парасторонро фаҳманд, инчунин муносибатҳои солим ва тақсимоти баробари вазифаҳоро байнингиҳо бинандагони шахсони дорои маъюбият ва дигар аъзои оиларо мустаҳкам намоянд.



*Аз хатарҳои иловагӣ ба шахсе, ки шумо дастгири мекунед, боҳабар бошед.*

Ҳангоми дастгирии ягон нафар, амалҳои зеринро дар хотир доред:

- ✓ Пеш аз арзёбии ҳар як вазъият санҷед, ки оё қўмаки муоширатӣ лозим аст ё не (тарҷумон, аз ҷумла тарҷумони имову ишора ва ғ.). агар чунин қўмак пеш аз арзёбии ҳолатҳо зарур бошад.
- ✓ Маълумотро дар бораи ҳама намуди қўмак, ки барои ҳаёти ҳаррӯза лозим мешавад ва кӣ ин қўмакро мерасонад, дарёбед.
- ✓ Санҷед, ки оё онҳо ба василаҳои ҳаракат, маводи доруворӣ ё муолиҷа ниёз доранд, онҳоро ба таври муфассал нависед.
- ✓ Тамоми хадамоти қўмақрасони ба онҳо алоқамандро муайян намоед.
- ✓ Муайян намоед, ки ба онҳо кадом намуди дастгири ё қўмак лозим аст, оё онҳо ба дигар намудҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла, ҷойи истиқомат, маводи ҳӯрока, ҷойи оббозӣ ва ғ. дастрасӣ дошта бошанд.
- ✓ Нақшай таъмини бехатариро, ки ба талаботи модару қўдак ҷавобгӯ аст, таҳия намоед (масалан, бо дарназардошти мавҷудияти мушкилиҳои ҳаракат ва муошират).
- ✓ Дигар омилҳоро омӯзед (масалан, истиқомат дар деҳотчой, мақоми муҳочирий ва ё вобастагӣ аз ҳуди ҷинояткор), ки метавонанд ба амнияти модару қўдаки барои қўмак муроҷиаткунанда ҳатар эҷод кунанд.
- ✓ Ба шахсе, ки ўро дастгирий менамоед, бовар кунед, тамоми нигарониҳо ва шубҳаҳои ўро оид ба боварӣ нисбати вай бартараф намоед. Дар хотир дошта бошед, ки ҷинояткор мумкин аст боварӣ ва шаъну шарафи ўро нобуд карда бошад.
- ✓ Дар бораи ҳусусиятҳои бемориҳои руҳӣ ва маъюбияти равонӣ иттилоъ пайдо кунед.
- ✓ Эътироф кунед, ки ҳашму ғазаб ва андӯҳ ҳолатҳои аксуламал ба зӯроварӣ аст ва шарт нест, ки ин нишонаҳои бемории руҳӣ ва ё такроршавии беморӣ бошад. (Баъд аз он, ки ташхис бемории руҳиро муайян намуд, ҳатари он вучуд дорад, ки тамоми рафтори ўз аз нуқтаи назари беморӣ баррасӣ мешавад ва бо зӯроварии аз сар гузаронида алоқаманд карда намешавад).
- ✓ Муҳиммияти дастгирии эҳсосотӣ ва таъсири тамғагузорӣ барои муроҷиат ба қўмакро эътироф намоед.



*Барои таъмини одамони дорои маъюбият ба дастрасии баробар ба дастгирий, бояд дар хотир дошт:*

- ✓ Шаъну шараф ва эҳтироми шахсони дорои маъюбиятро пос доред.
- ✓ Ба ҳамаи шахсони дорои маъюбият ҳамчун шахси комил ва ҳамчун ба ҳуд баробар муносибат намоед.
- ✓ Ба одамон имкон диҳед, ки нисбати ҳолатҳои худ қарорҳои асосноккардаи шахсиро қабул намоянд.
- ✓ Нисбати ниёзҳои занони дорои маъюбияти қўдакдор оғоҳ бошед ва дикқат диҳед, ки ба шахсони дорои маъюбият пеш аз ҳама ҳамчун ба инсон муомила ардан лозим аст.

- ✓ Иштибоҳи маъмули аксари кормандони хизматрасон ин аст, ки онҳо на ба он чизе ки барои шахс айни замон муҳимтар аст, балки ба масъалаҳои маъюбияти шахс таваҷҷӯҳи бештар мекунанд (масалан, ба зарурати пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ).
- ✓ Ба шахсони дорои маъюбият барои нақл кардани вазъият имкони зарурии вақтро дихед ва намудҳои намудҳои ҳифзи бехатарии онҳоро муайян намоед.
- ✓ Боварӣ ҳосил кунед, ки шахсони дорои маъюбият барои муопшират шакли барои онҳо маъмулро истифода мекунанд (масалан, истифодай забони имову ишора, шрифти Брайл ё пиктограммаҳо, ё бо қӯмаки ёрдамчӣ, агар боварӣ дошта бошад, ки ин шахс чинояткор нест).
- ✓ Муҳити дастрас ва бароҷатро таъмин намоед.
- ✓ Аз рӯи намуди зоҳирӣ шахс дар бораи қобилияти фаҳмидани ӯ баҳогузорӣ накунед.
- ✓ Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо бо ташкилотҳои маҳаллии шахсони дорои маъюбият, ташкилотҳои занони дорои маъюбият, ташкилотҳои ҳифзи ҳукуқ, ки қӯмаки ҳукуқӣ, паноҳгоҳҳо ва ғайраро таъмин мекунанд, шинос ҳастед, то тавонед машваратҳои дуюмдараҷаро гузаронед ва эҳтиёҷоти занон ва қӯдаконро барои дастгирӣ қонеъ намоед.
- ✓ Барои кормандон оид ба фаҳмиши муосири масъалаҳои маъюбият омӯзиш гузаронед.

### ***Истилоҳот***

Истилоҳот тарзи тафаккури фарҳангӣ ва иҷтимоиро инъикос мекунад, ки метавонад хеле манғӣ бошад ва ин бояд пешгирий карда шавад. Кормандони ҳадамоти ёрирасон (марказҳои бӯхронӣ, паноҳгоҳҳо, ташкилоти гуногуни ёрирасон ва ғ.) набояд чунин муносибатҳои манғӣ ва табъизро нисбати шахсони дорои маъюбият тақвият диханд. Аз ин рӯ, бояд аз истилоҳоти номақбул канорагирий кард ва мағҳумҳои дар поён овардашудро истифода намуд.

Бо вучуди ин, якчанд нуктаро бояд дар хотир дошт. Аввалан, истилоҳоти дурусти сиёсӣ/стратегӣ пайваста ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, рӯйхати доимии истилоҳоти дуруст вучуд надорад. Сониян, тағйири воқеии рафтор боиси тағйироти даҳлдори истилоҳоти истифодашуда мегардад ва аввалий нисбат ба охирӣ хеле муҳимтар аст. Агар касе ба дурустии истилоҳи истифодашудааш боварӣ надошта бошад, ӯ аз пурсидани фикри шахси дорои маъюбият нисбати он наҳаросад. Муқоламаи ошкоро оид ба масъалаҳои маъюбӣ роҳи бартараф намудани монеаҳои зиёд аст ва қотеъона тавсия дода мешавад, ки ба ҷойи аз тарси ҳатокорӣ ҳомӯш нишастан, дар муопшират бо одамони дорои маъюбият истифода шавад. Чунин муносибат бори дигар шаъну шарафи шахсони дорои маъюбиятро таъкид мекунад ва дар ниҳоят ба пешбурди ҳукуқҳои шахсони дорои маъюбият мусоидат мекунад.



**Истилоҳоте, ки бояд истифода шавад ва истилоҳоте, ки аз он канорагирий бояд кард!**

Аз калимаҳо ва мағҳумҳое, ки қолабҳоро эҷод намекунанд, ИСТИФОДА БАРЕД:	Аз калимаҳо ва мағҳумҳое, ки қолабҳоро эҷод мекунанд, КАНОРАГИРИЙ НАМОЕД:
Шахс/зан/кӯдак/кӯдакон, писар/духтари дорои маъюбият (мағҳуми расмии “маъюб”, ки дар қонунҳо ва санадҳои меъёри истифода мешавад, қобили қабул аст, аммо барои истифода дар нутқ ва матн тавсия дода намешавад)	Шахси имконияташ маҳдуд, шахси қобилияташ маҳдуд, шахси масъулияташ маҳдуд, касал, маълул (маъюб), маъюбшуда, иллатдор шахси нуқсдор, саломатиаш нуқсондор
Шахси бидуни маъюбият	Муқаррарӣ/солим (ҳангоми муқойсаи одамони дорои маъюбият ва бидуни маъюбият)
Шахсе, ки аробачаи маъюбиро истифода мекунад, шахсе, ки бо аробачаи маъюбӣ ҳаракат мекунад Шахс дар аробача	Занчирбанди аробачаи маъюбӣ, фалаҷ, “аробасавор”, одам дар курсии равон
Шахс (кӯдак, кӯдакон)-и дорои фалаҷи мағзи сар (“ЦП”))	Аз “ДЦП” (фалаҷи мағзи сари кӯдакон) азият мекашад, бемории фалаҷ дорад, «дэцэпэшник»
Шахсе, ки гирифтори полиомиелит шудааст; шахсе, ки бемориро аз сар гузаронидааст, дар натиҷаи ... маъюбӣ дорад	Аз полиомиелит/оқибатҳои полиомиелит азият мекашад; қурбонии беморӣ, қаҷпо
Шахси дорои инкишофи маҳсус, шахси дорои маъюбии руҳӣ/бо хусусиятҳои инкишофи зеҳнӣ, шахси дорои нуқсонҳои зеҳнӣ / равонӣ	Ақлан қафомонда, камақл, ноқисулақл, беақл, «тормоз», абллаҳ шахси аз инкишофи зеҳнӣ қафомонда, бо ноқисии зеҳнӣ
Шахс/кӯдак бо синдроми Даун, кӯдакон бо синдроми Даун	«Даун», «монголоид», «даунята», «дауненок» (дар бораи кӯдакон бо синдроми Даун), шахси дорои бемории Даун
Шахси гирифтори аутизм, кӯдак (кӯдакон)-и гирифтори аутизм (истилоҳоти расмӣ – «шахсе, ки ихтиололи спектри аутизм дорад (PAC)»)	Бемори аутизм; аугист

Шахси гирифтори сарь (эпилепсия)	Эпилептик, тутқулоқ, касалии сарь гирифтори хүрүчи тутқулоқ
Шахси дорои хусусиятҳои инкишофи равонӣ, шахси дорои хусусиятҳои инкишофи эҳсосотӣ	Девона, беақл, одамони дорои мушкилоти равонӣ, одамони гирифтори бемории рӯҳӣ
Нобино, шахси босирааш суст, одами дорои маъюбият аз рӯи нобиной, шахси дорои ихтилиоли биной	Кӯр, (мисли кӯрмуш) тамоман кӯр
Ношунаво, шахси шунавоияш суст, шахси дорои маъюбият аз рӯи шунавоӣ, шахсе, ки аз забони имову ишора истифода мебарад, шахси дорои ихтилиоли шунавоӣ	Кару гунг, кар (мисли кунда), гунг, шахс бо нуқсони шунавоӣ, шахси (кӯдак)-и шунавоияш паст, истифодабарандай забони имову ишора
Забони русӣ/тоҷикӣ имову ишора, (ҳамин хел забон ба монанди русӣ, англисӣ ва ё дигар забон)	Забони имову ишора – ин муоширати гайришироҳӣ бо истифода аз узвҳои бадан
Тарҷумони забони имову ишора	Сурдотарҷумон

Қоидаҳои одоб, ки аз ҷониби шахсони дорои маъюбият таҳия шудаанд:



✓ Ҳангоми сӯҳбат бо шахси дорои маъюбият, **бевосита бо ў сӯҳбат кунед, на бо шахси ҳамроҳиқунандай ў ё бо тарҷумони забони имову ишора.** Дар бораи шахси дорои маъюбияти ҳузурдошта ба ҳамроҳонаш дар шахси сеюм ҳарф назанед, бо ҳамаи саволу пешниҳодҳои худ бевосита ба худи ў муроҷиат кунед.

- ✓ Ҳангоми сӯҳбат бо шахсе, ки мушкилоти муоширатӣ дорад, ўро бодиқкат гӯш кунед. **Сабр кунед, мунтазир бошед, ки худи ў суханашро тамом кунад.** Ўро ислоҳ накунед ва ё ба ҷои ў суханашро пурра накунед. Агар ҳамсӯҳбатро нафаҳмад, аз бозпурсидан шарм накунед.
- ✓ Ҳангоми муошират бо шахсе, ки хуб намебинад ё тамоман намебинад, **ҳатман номи худ ва онҳоеро, ки бо шумо омадаанд, номбар кунед.** Агар шумо дар гурӯҳ сӯҳбати умумӣ дошта бошед, пас, муаррифии худро фаромӯш накунед ва фаҳмонед, ки шумо ҳоло ба кӣ муроҷиат карда истодаед. Ҳангоми ба канор рафтан ҳатман бо овоз огоҳ кунед (ҳатто агар шумо барои як муддати қӯтоҳ ба канор равед).

- ✓ Пеш аз ёрӣ расонидан, аввал пурсед:

Шарт нест, ки шахсони дорои маъюбият ҳатман ба қўмаки дигарон эҳтиёҷ дошта бошанд. Шумо пешакӣ таҳмин карда наметавонед, ки онҳо ба чӣ ва чӣ гуна қўмак ниёздоранд. Пеш аз амал кардан, шумо бояд аз шахси дорои маъюбият пурсед, ки оё вай ба қўмаки шумо ниёздорад. Беҳтараш худи шахс фаҳмонад, ки ў ба чӣ гуна қўмак ниёздорад. Дар Тоҷикистон мардум одатан бо нияти нек ба шахсони дорои маъюбият фавран қўмак расонидан мешаванд, аммо агар ин барои шахси дорои маъюбият фишори равонӣ эҷод кунад, аз ин гуна қўмак даст бояд кашид. Дар ин ҳолат – ин тавсияи муҳими амалӣ аст, ки дар ин чо бояд ба мустақилияти шахси дорои маъюбият эҳтиром гузошта шавад. Агар шумо қўмак карданӣ бошед, пешниҳод намоед ва интизор шавед, ки он қабул шавад, сипас пурсед, ки чӣ кор кардан ва чӣ гуна бояд кард, пас аз он амал кунед. Агар нафаҳмидед, шарм надоред - боз пурсед.



*Масалан: агар шахси нобиноро ҳамроҳӣ кардан лозим бошад, пас аз дasti ў гирифта накашед, балки пурсед, ки чӣ гуна шумо метавонед дар ҷои ношинос ба ў қўмак расонед. Худи шахси нобино ба шумо мефаҳмонад, ки чӣ тавр ин корро беҳтар кардан лозим аст (касе иҷозат мепурсад, ки дасташро ба китфи ҳамкроҳикунанд гузорад, касе аз оринҷ гирифтсанро афзалтар медонад, касе ҳоҳии мекунад, ки худи ўро зери оринҷ гирад, ба нафаре кифоя аст шиғроҳӣ фаҳмонад ва гайра).*



- ✓ Ҳангоми воҳӯрӣ бо шахси дорои маъюбият **даст фишурдан табиист** – ҳатто онҳое, ки дар ҳаракати даст мушкилӣ доранд ва ё аз протез (узви маснуъӣ ё сунъӣ) истифода мебаранд, метавонанд дasti рост ё чапро фишуранд, ки ин қобили қабул аст.

**Аробачаи маъюбӣ, асобағал, асои сафед, саги роҳбалад ҷузъи фазои дахлнопазири шахсони дорои маъюбият мебошанд.** Ба онҳо даст нарасонед! Ба аробачаи маъюбии касе такя кардан ё овезон шудан баробар ба соҳибаш такя кардан ё овезон шудан аст. Саги роҳбалад бошад, натанҳо шахси дорои маъюбиятро ҳамроҳӣ мекунад, балки кор мекунад, - онро сила кардан ба вай ҳӯрок додан ва гайра мумкин нест, то он даме, ки шахси дорои маъюбият худаш барои ин иҷозат надиҳад. Даст расонидан ба дастгоҳои ёрирасон ва сагҳои роҳбалад мумкин нест, то он даме, ки шахси маъюб худаш барои ин иҷозат надиҳад.

- ✓ Ҳангоми сӯҳбат бо шахси дар аробачаи маъюбӣ нишаста ё бо шахси қадаш паст, **худро тавре ҷойгир кунед, ки ҷашмони шумо ва ў дар як сатҳ бошанд.** Сӯҳбат бароятон осонтар мешавад ва ба ҳамсӯҳбататон сарашро боло кардан лозим намешавад.



- ✓ Ба күдакон ва наврасони дорои маъюбият бо ном муроциат намоед - ба калонсолон бошад, айнан тавре ки ба одамони бидуни маъюбият муроциат мекунед (баробар, бе ғуур бе оҳанги васоят ва парасторӣ). Бо шахсони дорои маъюбият ҳамчун бо калонсолон муроциат намоед. Номро гирифта бо “ту” гап задан мумкин аст, танҳо ба шарте, ки онҳоро хуб шиносад.
- ✓ Хичолат накашед, агар шумо тасодуфан ба касе, ки аслан дида ё шунида наметавонад: “То боздид” ё: “Оё шумо дар ин бора шунидаед ...?”, гуфтед. Одамони дорои нуқсонҳои шунавоӣ ва биной ҳамон калимаҳои шиносрӯ истифода мебаранд, зеро онҳо низ мешунаванд ва мебинанд, аммо ба тарзи дигар. **Ҳангоми ба дasti шаҳси нобино супоридани чизе, ба ҳеч ваҷҳ нагӯед: “Инро ламс кунед”,** тавре ки одатан мегӯед - “Ба ин нигоҳ кунед”. Ва ба одаме, ки дар аробача нишастааст, нагӯед, ки «рондед ё гузаред». Бигӯед: «Он ҷо равед», «Ба ин ҷо гузаред» (шаҳс мошин ё қатораро меронад, аммо бо аробачаи маъюбӣ роҳ меравад).
- ✓ Пеш аз таҳмини худро асоснок намудан, саволҳо дихед. Шахсони дорои маъюбият қарорҳои худро қабул мекунанд. Шумо бояд аз қабули қарорҳо аз номи онҳо дар асоси таҳминҳои худ худдорӣ намоед. Ба ҷои ин, шумо бояд ба онҳо маълумот дихед, саволҳои худро пешниҳод намоед ва андешаҳои онҳоро гӯш кунед. Вақте ки ба онҳо барои қабули қарорҳои худ маълумоти иловагӣ лозим шавад, он бояд ба қадри имкон пурра ба онҳо дода шавад.
- ✓ Тамоси ҷисмонӣ. Ба шахсони дорои маъюбият эҳтиромона, чун ба ҳар як ҳамсолони бидуни маъюбият, муносибат кардан лозим аст. Ба сару китф даст задан бемавқеъ буда, он ҳамчун парастории аз ҳад зиёд қабул карда мешавад. Ҳангоми воҳӯйӣ бо шахсони дорои маъюбияти ҷисмонӣ, шумо бояд боэҳтиёт бошед, то шаҳси дорои маъюбият аз тамоси ҷисмонӣ бо шумо мувозинатро гум накунад. Онҳо метавонанд ба шумо даст (ё дар баъзе мавриҷҳо пой)-ро барои фишурдан пешниҳод кунанд, агар ин гуна дастфишорӣ аз ҷиҳати фарҳангӣ пазируфта шуда бошад. Дар акси ҳол, салом бо як табассум барои тамоси аввалин тарзи хуб аст.
- ✓ Вақте ки шумо ба шахсони дорои ихтиололи биной наздик мешавед, пеш аз даст фишурдан ё ламс кардан шумо метавонед аввал бо онҳо сӯҳбат кунед ва ба ин васила нишон дихед, ки шумо ба онҳо наздик шудаед. Агар зарур бошад, аз шаҳси дорои ихтиололи биной пурсед, ки оё барои ҳаракат ба вай даст додан лозим аст.
- ✓ Ҳангоми наздик шудан ба шахсони дорои ихтиололи шунавоӣ, тамоси ҷисмонии аз ҷашм дур қобили қабул нест ва метавонад онҳоро тарсонад. Шумо бояд дар рӯ ба рӯи онҳо бошед, то онҳо шуморо пеш аз ламс карданатон бубинанд.



## ДАСТУР БАРОИ ЭЧОДИ МУХИТИ ДАСТРАС<sup>15</sup>

Тамоми биноҳо бояд барои ҳама, аз ҷумла, одамони дорои қобилияти ҳаракаташон маҳдуд дастрас бошанд. Дастрасӣ ин василаи осоишӣ аст: ҳуҷраҳо ва биноҳо дастрасии қулай ва истифодаашон осон аст. **ДАСТРАСӢ – ин МАНТИКИ ОДДИИ ИНСОНӢ, АҚЛИ СОЛИМ ВА ЭҲТИРОМ БА ЧИЗЕСТ, КИ ШУМО БАРОИ КИ ИНРО МЕКУНЕД.**

Ихтиололи биной, шунавоӣ ё ҷисмонӣ метавонанд муваққатӣ ё доимӣ бошанд. Василаҳои ёрирасон, масалан, асо, асобағал, роҳгардак ва аробачаҳои маъюбӣ мебошанд.

Бо дизайни хуб осоишӣ биноро барои ҳамаи истифодабарандагон беҳтар кардан мумкин аст.

### Хатсайрҳо (роҳҳо)

- ✓ Сатҳи масир (хатсайр)-и пиёдагардӣ бояд саҳту ҳамвор бошад, ҳатто дар ҳолати намӣ (масалан, бетон, сангреза, асфалт, резин ё плитахои сангӣ) лағжонак набошанд.
- ✓ Паҳнои озоди масир/роҳ бояд на камтар аз 1200 мм бошад. Паҳнои 1800 мм имкон медиҳад, ки ду нафар бо аробачаи маъюбӣ аз ин роҳ гузаранд.
- ✓ Барои гардиш дар аробачаи маъюбӣ бояд ҷои кофӣ мавҷуд бошад. Диаметри фазои озод дар нуқтаи гардиш бояд на камтар аз 1500 мм бошад.
- ✓ Дар роҳ набояд ягон бино ё блокҳои соҳтмонӣ мавҷуд бошад, ки хатари барҳӯрдро ба вучуд оваранд.
- ✓ Масофаи озод дар болои сар бояд на камтар аз 2200 мм бошад.
- ✓ Ҳар як ҷойи зери зинапояро, ки баландии шифтапон аз 2200 мм камтар аст, муҳофизат кунед, масалан бо панҷараҳо ё дар зери зинапоя гузорштани мебел ё расстаниҳо.

### Дастгираҳо


- ✓ Дар сурати аз 500 мм зиёд будани фарқияти амудии байнӣ сатҳҳо дар тарафи хатсайр, он бояд бо дастгираҳо муҷаҳҳаз карда шавад.
- ✓ Баландии паҳлӯи васлкунии дастгираҳо бояд на камтар аз 700 мм бошад, ки аз тарафи болои платформа чен карда мешавад.
- ✓ Дар дастгираҳо набояд конструксияи амудие мавҷуд бошад, ки боло баромаданро имкон надиҳад.

### Дарҳо ва остонаҳо

- ✓ Паҳнои дар бояд на кам аз 850 мм бошад.
- ✓ Дарҳо пеш аз ҳама бояд бе остона бошанд.
- ✓ Агар остонаҳо лозим бошанд, онҳо бояд то ҳадди имкон паст соҳта шаванд. Баландии остона метавонад ҳадди аксар 20 мм бошад.
- ✓ Дарҳо бояд ба осонӣ, ё ба таври худкор кушода шаванд.
- ✓ Дари худкор бояд на камтар аз 25 сония кушода бошад ва радари он бояд тавре нигаронида шавад, ки ба одамони дорои аробачаи маъюбӣ, инчунин одамони қадашон паст ҷавоб дидад.

<sup>15</sup> Accessibility\_Guide\_Kynnys\_(Threshold)Association, Finland

- ✓ Дарҳои шишагӣ бояд аломатгузории тобоёнӣ (контраст)-ии баландиаш 850–1000 ва 1400–1600 мм дошта бошанд. Қисми поёни дар бояд бо варақаи зарбазании баландиаш на кам аз 300 мм муҳофизат карда шавад.
- ✓ Зангӯлаи дар ва дигар чиҳози шунавоӣ бояд равшан бошанд.
- ✓ Дарҳои шишагӣ бояд бо аломатгузории тобоёнини визуалии дар сатҳи чашмони кӯдак (дар баландии 850–1000 мм) ва дар сатҳи чашмони калонсолон (дар баландии 1400–1600 мм) таҳия шуда бошанд. Қисми поёни дар бояд то баландии 300 мм муҳофизат карда шавад.




## Пандус

- ✓ Нишебии пандус на бештар аз 8% (1:12,5) ва нишебии паҳлӯй на бештар аз 2% (1:50) буда метавонад.
- ✓ Пандуси дарозиаш беш аз 6000 мм бояд майдончаи мобайни дарозиаш 2000 мм дошта бошад.
- ✓ Паҳнои пандус бояд на кам аз 900 мм бошад.
- ✓ Агар пандус бо деворчаи паҳлӯй сохта нашуда бошад, он бояд бо канора (бордюр) муҷаҳҷаз карда шавад. Паҳлуи канора афтидан аз пандусро пешгирий мекунад. Баландии он бояд на камтар аз 50 мм бошад.

- ✓ Пандус бояд аз ҳар ду тараф даствираҳои баландиашон 900 мм ва 700 мм дошта бошад. Даствираҳо бояд дар тамоми дарозии зинаҳо ва атрофи майдончаҳои мобайни пайваста бошанд. Даствираҳо барои таъмини такягоҳ бояд на камтар аз 300 мм аз боло ва поёни пандус берун бошанд.


### Зинапоя

- ✓ Андозаи зинапояе, ки бо он болоравӣ осон аст:  $2 \times$  болоравӣ + фуромадан (умқ) = 630 мм-ро ташкил медиҳад.
- ✓ Баландии зина набояд аз 160 мм зиёд ва умқи он на камтар аз 300 мм бошад.
- ✓ Даствираҳо бояд дар баландии 900 мм ва 700 мм аз ду тараф ҷойгир карда шаванд. Даствираҳо бояд дар тамоми дарозии зинапояҳо ва атрофи майдоҷаҳои мобайни пайваста бошанд. Даствираҳо барои таъмини такягоҳ бояд на камтар аз 300 мм аз зинаи боло ё аз зинаи аввали зинапоя баромада бошанд.




## Хочатхонаи дастрас

- ✓ Хочатхонаи дастрас бояд дар ҷои дастрас ҷойгир бошад.
- ✓ Барои ҳаракат дар аробачаи маъюбӣ бояд фазои кофӣ бо гардиши диаметрап 1500 мм мавҷуд бошад.
- ✓ Дар назди унитаз барои аробачаи маъюбӣ бояд 800 мм фазои холӣ мавҷуд бошад.
- ✓ Дар ду тарафи унитаз бояд дастираи қатшавандай ба девор пайвастшуда мавҷуд бошад.
- ✓ Дастираҳо бояд дар масофаи 800 мм аз сатҳи фарш наасб карда шаванд ва масофаи байни онҳо бояд 600 мм бошад. Дастираҳо бояд ҳадди аққал то сатҳи кунҷи пеши курсии унитаз дароз карда шаванд.
- ✓ Шакли дастираҳо бояд бароҳат ва барои доштан осон бошад. Онҳо бояд вазни одамро бардоранд.
- ✓ Крани об ва қубурҳо бояд тозакорона ба девор часпонида шаванд, то фазои холӣ дар поёни дастишӣ бештар бошад (ҳадди ақал 670 мм фазои холӣ мавҷуд бошад)
- ✓ Дар ҳочатхонаи дастрас бояд системаи огоҳқунанда наасб карда шавад. Агар бино аллакай системай назорат дошта бошад, он бояд ба системаи огоҳқунанда пайваст карда шавад.



Ҳочатхонаи дастрас, ки метавонад аз ҳарду ҷониб истифода шавад. Фазои холӣ барои аробачаи маъюбӣ 800 мм дар ҳар ду тарафи курсӣ.



Хочатхонаҳо дар шакли инъикоси яқдигар дар оина сохта мешаванд (интиқоли дasti чап ва рост). Танҳо дар як тарафи унитаз барои аробачаи маъюбӣ 800 мм ҷои холӣ мавҷуд аст.

### **Бахши III. Ҳучҷатноккунонии омилҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтарони дорои маъюбият тибқи стандартҳои Протоколи Истамбул**

Протоколи Истамбул<sup>16</sup> принсипҳои роҳбарикунандай байналмилалиро нисбат ба арзёбии вазъи саломатии афроде, ки иддао доранд, ки мавриди зӯроварӣ ва муносибати бераҳмона қарор гирифтаанд ва пешниҳоди натиҷаҳои ташхиси тиббӣ ба мақомоти судию тиббиро дар бар мегиранд.

Бахши мазкур барои мутахассисони ташхиси тиббию судӣ ва табион (осебшиносон, гинекологҳо, проктологҳо, нейрохирургҳо ва ф.), ки бо арзёбӣ ва бақайдгирии ҷароҳатҳои ҷисмонии дар натиҷаи амалҳои зӯроварӣ бардошташуда машғуланд, пешбинӣ шудааст. Дастури мазкур маълумоти амалиро оид ба ҳучҷатнокунонӣ мутобики қонунгузории миллӣ ва стандартҳои Протоколи Истамбул пешниҳод менамояд.

Дар ин бахш барои ҳучҷатноккунонии самараноки ҳодисаи зӯроварӣ нисбати занон/духтарони дорои маъюбият маълумот пешниҳод мегардад:

---

<sup>16</sup> Дастур оид ба тафтиш ва бақайдгирии самараноки зӯроварӣ ва дигар намудҳои муносибатҳои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф ва ҷазо (минбаъд Протоколи Истамбул). Бо Қатъномаи Ассамблеяи генералии СММ 55/89 (2000 г.) ва Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон, сессияи 56-ум (с. 2000) қабул шудааст.

1. Тартиби гузаронидани мусохиба (чамъварии анамнез) бо занон ва духтарони дорои маъюбият.
2. Стандартҳои Протоколи Истамбул оид ба сабти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар натиҷаи зӯроварӣ.



*Тартиби гузаронидани сӯҳбат (чамъварии анамнез) бо занон ва духтарони дорои маъюбият*

Дар тамоми эъломияҳое, ки вазифаи табион оид ба расонидани кӯмак инъикос ёфтаанд, уждадории кормандони соҳаи тиб барои фаъолият ба манфиатҳои волотарини шахси муоинашаванда ё табобатшаванда таъкид карда мешавад. Маълум аст, ки мутахассисони соҳаи тиб аз чӣ иборат будани манфиатҳои беҳтарини беморонро медонанд.

Муҳимтарин дастури этикаи тибби мусоир ин постулат дар бораи он аст, ки бояд пеш аз ҳама худи беморон манфиатҳои худро муайян кунанд. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми ҳалли масъала дар бораи он, ки барои шахс чӣ аз ҳама беҳтар аст, мутахассисони соҳаи тиб бояд дар шароити муносиб ба ҳоҳиши бемори болиги оқил бартарӣ диханд, на ин ки ба ақидаи қадом як шахси дорои ҳокимиёт<sup>17</sup>.

Ҳамзамон, ташхиси тиббие, ки барои ҷамъоварии далелҳо дар ҷараёни ҳама гуна тафтишот гузаронида мешавад, розигии муоинашавандаро талаб мекунад. Бемор барои фаҳмидани он ки маълумоти тибии ҳангоми ташхис гирифташуда чӣ гуна истифода ва нигоҳ дошта мешавад ва кӣ ба онҳо дастрасӣ дорад, бояд оғоҳ карда шавад. Агар ин ва дигар нуктаҳои вобаста ба қарори бемор пешакӣ муайян карда нашаванд, ризоият ба ташхис ва ба қайд гирифтани натиҷаҳои он безътибор дониста мешавад<sup>18</sup>.

Дар робита ба ин, пеш аз оғоз и мусохиба, гирифтани розигии оғоҳона ва ихтиёрии шахси муоинашаванд, аз ҷумла, занон/духтарони дорои маъюбият (намояндаи қонуни онҳо, парасторон), ки барои арзёбии ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ва ё ёрии тиббӣ муроҷиат намудаанд, хеле муҳим аст. Пас аз гирифтани розигии ҷабрдида барои пешбурди парвандаш, мутахассис бояд бо ҷабрдида барои ҳуҷҷатнокунонии ҳолати зӯроварӣ мусохиба гузаронад.

Шумо метавонед шакли стандартиро барои ҳуҷҷатнокунонии ҳодисаи зӯроварӣ ҳамчун намуна барои гузаронидани мусохиба истифода баред<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Банди 63 Протоколи Истамбул

<sup>18</sup> Банди 64 Протоколи Истамбул

<sup>19</sup> ЗАМИМАИ IV. Принципҳои роҳбарикунандаи ташхиси тиббӣ нисбати шиканча ва муносибати бераҳмона. Протоколи Истамбул



## **БОЯД ДОНИСТ!** **ХАНГОМИ МУСОХИБА МУТАХАССИС БОЯД СТАНДАРТХОИ** **ЗЕРИНРО РИОЯ КУНАД:**

- ⇒ принсипи махфиятро қатъиан риоя намоед;
- ⇒ бо хоҳиши пурсидашаванда махфияти шахсиятро риоя кунед;
- ⇒ мустақилияти касбӣ ва беғаразири риоя кунед;



⇒ розигии огоҳона (бопуурона) барои пешбурди парвандаи ҷабрдида бояд дошта бошед;

⇒ бо розигии пешакии ҷабрдида диктофон истифода баред, агар Шумо барои навиштани ҷузъиёт вақти кофӣ надонгта бошед;



- ⇒ ба ҷабрдида фаҳмонед, ки қайдҳои диктофон барои баррасии ҳамаҷонибаи ҳолати зӯроварӣ зарур аст;
- ⇒ пурсиш бояд чунин шакл дошта бошад: пешниҳоди маълумот дар бораи худ ва ташкилот (чӣ кор мекунед, ба кӣ кӯмак мекунед), маълумоти шахсӣ, ҳолатҳои парванда, зӯроварии ҷисмонӣ ва равонӣ;
- ⇒ бо саволҳои оддӣ, бидуни эҳсосот ё умумӣ оғоз кунед, пас бо саволҳои нозуктар идома дихед ва баъдтар ба мушкилоти амиқтар гузаред;
- ⇒ аз ҳама гуна шаклҳои пурсиш, муносибат, услуби сӯҳбат, ки метавонад ба ҷабрдида ҳолати зӯровариро хотиррасон кунад, ё ҷабрдида маҷбуран ба сукут барад, худдорӣ кунед;

**Принсипи розигии огоҳшуда**

- Розигии огоҳшуда – ин розигии ихтиёри башурунай бемор барои ташхис ва табобати муайян аст.
- Огоҳшавӣ ин ифшои объективии иттилоот ва дарки амики (аз тарафи беморон) он чиро, ки рӯй додааст, дар назар дорад.
- Ҷузъи розишида ба ихтиёри қабули қарорҳо таъқид мекунад.

**Тарзи нишаст**

Баҳои критикии тарзи нишаст мӯкаррабӣ

"Ба ман он чиро, ки гуфта истодаед, писанд нест ва ман бо шумо розӣ нестам".

- ⇒ ҳолатҳои зӯроварӣ (санаҳои содиршавии зӯроварӣ), усулҳои зӯроварӣ (лату кӯб, таҳдидҳои равонӣ ё фишор, шоҳидони эҳтимолӣ)-ро пурра ва муфассал хучҷатнок намуда, аз рӯи имконот вазъи саломатии пеш аз зӯроварӣ ва баъди онро арзёбӣ намоед, ҳамзамон ҷабрдидаи зӯроварӣ набояд осеби рӯҳӣ бинад;
- ⇒ бояд маълумоти пурраи тиббӣ ҷамъоварӣ кунед, аз ҷумла, маълумот дар бораи бемориҳои қаблии даруниӣ, ҷарроҳӣ ё равонӣ.



- ⇒ ҳамдардии беғаразонаро зоҳир намоед.
- ⇒ фазои боэътимод, хушмуомила ва муҳити мусоидро фароҳам намоед.
- ⇒ пеш аз анҷоми мусоҳиба тадриҷан ба чунин мавзӯҳое гузаред, ки ҳаяҷони эҳсосотиро коҳиш медиҳанд.

### *Стандартҳои протоколи Истамбул барои сабти чароҳатҳои ҷисмонӣ дар натиҷаи зӯроварӣ*

Пас аз ҷамъоварии маълумот (анамнез) ва анҷоми мусоҳиба, бо розигии шахси муоинашаванд, табиби таҳассуснок ва/ё коршиноси судию тиббӣ бояд муоинаи пурраи тиббиро гузаронад. Беҳтараш, бемор имкони интихоби ҷинси табиб ва тарҷумонро дошта бошад (дар сурати истифода аз хидматҳои оҳирин). Агар табибу бемор аз ҷинси якхела набошанд, пас шахси ҳамон ҷинс бояд бо бемор ҳузур дошта бошад, агар бемор эътиroz накунад. Бемор бояд донад, ки ў вазъро назорат мекунад ва ҳақуқ дорад, ки муоинаро маҳдуд ё онро дар вакти дилҳоҳ қатъ кунад (ниг. боби IV, баҳши J. Протоколи Истамбул).



**Кӯдакон ва зӯроварӣ!** Инчунин ба инобат гирифтани ҳусусиятҳои гузаронидани мусоҳиба ва муоинаи тиббии кӯдакон ва ё шахсони дорои маъюбият, ки бештар осебпазиранд, зарур аст. Ҳангоми мусоҳиба ва ё муоинаи тиббӣ яке аз волидон ё васии боэътимоди кӯдак бояд ҳузур дошта бошанд. Бояд фаҳмид, ки кӯдакон аксар вақт ҳолати психологии худро ба таври ғайри шифоҳӣ, маҳсусан бо рафтори худ баён мекунанд.

Агар кӯдак мавриди зӯроварии ҷисмонӣ ё ҷинсӣ қарор гирифта бошад, пас ташхиси узвҳои таносули кӯдакон, ки эҳтимол онҳоро осебпазир мекунад, бояд ба табибоне voguzor карда шавад, ки дар тафсири маълумоти гирифташуда таҷриба доранд ва сабти видеогии муоина низ анҷом дода шавад, то ки дигар мутахассисон бе муоинаи дубораи кӯдак хулосаи ҷисмонӣ диҳанд. Илова бар ин, муоинакунанда бояд дарк намояд, ки худи муоина метавонад ба кӯдак зӯровариро хотиррасон кунад ва ҳангоми муоина ў метавонад худ ба худ ба муқобили ҳаракатҳои табиб эътиroz кунад ё ба осеби равонӣ дучор шавад<sup>20</sup>.

**Стандартҳои протоколи Истамбул муқаррар қардааст**, ки барои ҳар як осеб ва ҳусусияти умумии он табиб бояд дараҷаи мувофиқати байнӣ онҳо ва баёнати беморро нишон диҳад. Маъмулан истилоҳоти зерин истифода мешаванд:

а) мувофиқ нест: ҷароҳат дар натиҷаи осеби зикршуда ба амал омада наметавонист;

<sup>20</sup> Банди 310 Протоколи Истамбул

- б) мувофиқ аст: чароҳат метавонист дар натиҷаи осеби зикршуда ба вучуд ояд, вале он мушаххас нест ва метавонист бо сабабҳои гуногун ба вучуд ояд;
- в) дараҷаи баланди мувофиқат: чароҳат метавонист дар натиҷаи осеби зикршуда рух дихад ва шумораи сабабҳои дигари эҳтимолӣ кам аст;
- г) маъмулӣ: намуди берунии ҷароҳат ба ин намуди осеби мушоҳидашаванда мувофиқ аст, вале сабабҳои дигар низ имконпазиранд;
- д) барои ташхисгузорӣ имкон медиҳад: ин намуди ҷароҳат шаҳодат медиҳад, ки ғайр аз он ки тавсиф шудааст, бо ягон роҳи дигаре ба вучуд омадана наметавонист.

Инчунин қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми арзёбии гузориш дар бораи зӯроварӣ, арзёбии умумии ҳамаи ҷароҳатҳо муҳим аст, на балки мувофиқати ҳар як осеб ба як шакли мушаххаси зӯроварӣ. Мутахассисони ташхиси судию тиббии дорои таҷрибаи кофӣ ва дониши марбута метавонанд нишон диганд, ки механизми ҷароҳатҳои бардоштшуда ба ҳодисаҳое, ки шаҳси муоинашаванда маълумот медиҳад, то қадом андоза мувофиқат мекунад.

Аксбардории ҳама ҷароҳатҳо, гузаронидани муоинаи иловагии дохилӣ ва ба хулосаи духтур ва ё коршиноси судию тиббӣ замима кардани ҳамаи натиҷаҳои муоина ва аксҳо хеле муҳим аст.



СММ Занон - ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои баробарии гендерӣ ва тавсеаи ҳукуку имкониятҳои занон мебошад. Ҳимоятгар ва раҳнамои фаъоли занону духтарон дар сатҳи ҷаҳонӣ, СММ Занон бо мақсади тақвияти пешрафт дар самти риояи ҳукукҳои онҳо дар саросари ҷаҳон таъсис дода шудааст. СММ Занон инчунин фаъолиятро ҷиҳати пешбуруди баробарии гендерӣ дар доираи тамоми низоми СММ ҳамоҳанг месозад. [www.unwomen.org](http://www.unwomen.org).

«Афиф» ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳурияй мебошад, ки саъю қӯшиши он ба татбиқи ҷорабиниҳои муғиди ҷамъиятӣ, башардӯстона, иҷтимоӣ, тиббӣ, иттилоотӣ, таълимӣ, таҳқиқотӣ, фарҳангӣ-маърифатӣ, экологӣ, сайёҳӣ, варзишию солимгардонӣ, таъмини риояи ҳукуки инсон ва расонидани қӯмаки башардӯстона ба ниёзмандон равона гардидааст. <https://afif.tj/tj/>

#### Муаллифон:

1. Лариса Александрова – коршиноси миллӣ оид ба масъалаҳои баробарии гендерӣ, пешгирии зӯроварии ҷинӣ ва гендерӣ.
2. Саида Иноятова – коршиноси миллӣ оид ба масъалаҳои дарки маъюбияти занон ва пешбуруди баробарии гендерӣ байни занон ва духтарони дорон маъюбият.
3. Парвина Наврӯзова – коршиноси миллӣ оид ба ҳуҷҷатнокӯни ҳолатҳои шиканҷа ва дигар намудҳои муносибати бераҳмона тибқи талаботи байнамилалии СММ.

#### Муқарриз:

Шарифов Машариф, директори Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии ташхиси судиу тиббӣ»-и ВТҲИАЧТ.

**Ақидаҳои дар нашрияи мазкур овардашуда ба муаллифон тааллук дорад ва метавонад бо мавқеи расмии СММ Занон, ташкилотҳои бо СММ алоқаманд ва мавқеи Комиссияи Аврупо мувофиқат накунад.**

Замимаи 1.

**Тамос ва нишониҳои ташкилотҳо ва дигар хадамоти ёрирасон ба ҷабрдиагони зӯроварии чинсӣ ва гендерӣ**

№	Макон	Марказҳо ва шуъбаҳои байненохиявии ташкиси судиву тиббӣ	Нишонӣ	Рақами телефон
<b>Душанбе ва ноҳияҳои Ҳисор ва Рӯдакӣ</b>				
1	ш. Душанбе	Телефони боварии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон	ш. Душанбе, к. Ҷ. Икромӣ, 29	29 (+992 37) 221 21 21
2.	ш. Душанбе	Телефони боварии Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	ш. Душанбе	13 13
3.	ш. Душанбе	Қабулгоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон	ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 78 (+992 37)	221 73 52
4.	ш. Душанбе	Ташкилоти ҷамъиятии «Корвони умед»	ш. Душанбе, к. Н. Хисрав, 11	900 001 222
5.	ш. Душанбе	Ташкилоти ҷамъиятии «Ташаббуси ҳуқуқӣ	ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 137, ҳав. 605	934 187 007 908 588 389
6.	ш. Душанбе	Ташкилоти ҷамъиятии «Лигай занони ҳуқуқшинос»	ш. Душанбе, к. Айнӣ, 53	918 817 161
7.	ш. Ҳисор	Ташкилоти ҷамъиятии «Муниси дил»	ш. Ҳисор, к. Урозов, 62	909 894 389
8.	н. Рӯдакӣ Сомониён	Ташкилоти ҷамъиятии «Мумтоз»	шаҳраки Сомониён, к. И.Сомонӣ, 35	909 099 757
<b>Ноҳияҳои Исфара, Бобоҷон Гафуров ва ш. Ҳуҷанди вилояти Суғд</b>				
9.	ш. Исфара	Ташкилоти ҷамъиятии «Маркази мададгори ҷамоати деҳоти Ворух»	ш. Исфара, ҷ. Ворух, к. Рӯдакӣ, 123 А	989 107 244
10.	ш. Исфара	Ташкилоти ҷамъиятии «Умед»	ш. Исфара, к. Марказӣ, 22	92 786 15 12, 92 770 04 06

11.	н. Б. Фафуров	Маркази дастгирии ҳукуқӣ	н. Б. Фафуров, к. Нозиров, 14	933 555 992
12.	ш. Хучанд	Маркази бӯхронии «Гулруҳсор»	ш. Хучанд, к. Р. Набиев, 111	8 (3442) 6-05-10; 927804074; 98 750 40 74
13.	ш. Хучанд	Ташкилоти чамъияти «АЗИТ»	ш. Хучанд, к. Шота Руставели, 44	927779015
14.	ш. Хучанд	Намояндаи Ваколатдор оид ба ҳукуқи инсон дар вилояти Суғд	ш. Хучанд, к. Фирдавсӣ, 120	8 (322) 6-28-68

**Ноҳияҳои Ёвон, Восеъ, шаҳрҳои Кӯлоб ва Боҳтари вилояти Ҳатлон**

15.	н. Ёвон	Ташкилоти чамъиятии «Сайёраи умед»	н. Ёвон	934243232
16.	н. Восеъ	Маркази дастгирии ҳукуқӣ	н. Восеъ, к. И.Сомонӣ, 10	985618397
17.	ш. Кӯлоб	Ташкилоти чамъиятии «Зарshedабону»	ш. Кӯлоб, деҳаи Ҳаттироҳ, 117	985785369 918617147 935007147
18.	ш. Кӯлоб	Ташкилоти чамъиятии «Наҷоти кӯдакон»	ш. Кӯлоб, к. Шоҳин	8 (3322) 2-51-09 918 67 80 02
19.	ш. Боҳтар	Ташкилоти чамъиятии «Ғамҳорӣ»	ш. Боҳтар, к. К. Абдураҳимов, 1	8 (3222) 2-78-79
20.	ш. Боҳтар	Ташкилоти чамъиятии «Дилафрӯз»	ш. Боҳтар, к. Дӯстии халқҳо, 66А	918 65 92 93 90 009 7870
21.	ш. Боҳтар	Намояндаи Ваколатдор оид ба ҳукуқи инсон	ш. Боҳтар, к. Вализода, 3	8 (3222) 2 79 32



